

чумхурии солҳои 90-ум шоирон ва нависандагон як силсила асарҳо оғарида, инчунин ба хонандагон воҳӯрда саҳми худро дар ташаккули маънавиёти шаҳрвандон мегузоранд. Дар қатори шоир ва нависандагони ботачриба Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералий, Ӯрун Кӯҳзод, Аскар Ҳаким, Убайд Раҷаб, Ҳақназар Фоиб, Абдулҳамид Самадов, Сорбон, Раҳмат Назрӣ, Зулфия Атой, Салимшо Ҳалимшо, Камол Насрулло, Наимҷон Назирӣ, Ҳадиса Қурбонова инчунин як гурӯҳ ҷавонони боистеъдод Фарзона, Олимхон Исматӣ, Ато Мирҳоҷа ва дигарон асарҳои эҷодкардаашонро дар ҷумҳурий ва берун аз он бо забонҳои гунонгун нашр кардаанд.

Сарфи назар аз душвориҳо сухани бадеъ саҳми худро дар хотима додани ҷанги шаҳрвандӣ гузошта, ҳоло баҳри ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҷидду ҷаҳд карда истодааст.

Санъатро ҳалқ дӯст месдорад, ҳодимони ин соҳа корнамоии эҷодӣ нишон дода истодаанд. Ансамблҳои гуногуни касбӣ ва ҳалқӣ репертуарро нав наਮуда, мардумро бо сурудҳои худ шод гардонда, ба онҳо илҳоми тоза мебахшанд.

Бо туфайли соҳибисиклол гардиданӣ Тоҷикистон санъати классикий ва мардумии тоҷик боз ҳам инкишоф меёбад. Ҳусусан дар натиҷаи амалий гаштани фармонҳои Президенти Ҷумҳур Э.Ш. Раҳмонов оид ба ташкили дастаҳои шашмақомсароён ва фалаксароён сатҳи маданияти эстетикаи шаҳрвандон торафт баланд гардида истодааст.

Артистони ҳалқии ҷумҳурий: Ҷӯрабек Муродов, Зафар Нозимов, Давлатманд Ҳолов, Нукра Раҳматова, Ҷӯрабек Набиев, Муродбек Насриддинов, Саидқул Билолов, Сурайё Қосимова, артистони шоиста: Даврон Алиматов, Афзалшо Шодиев, Олимҷон Бобоев, Ҳосият Ортикова, Ҳурсандмурод Зарифов, Лола Азизова ва ҳофизони мардумӣ Нигина Рауфова, Наимҷон Маҳкамов ва дигарон бо ҳунари волои худ дили муҳлисонро шод мегардонанд.



*Хунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳосият Ортикова*

Телевизион ва радиои чумхурӣ низ дар гирд овардани дастаҳои ҳунарии мардумӣ хизмат карда, мунтазам оид ба суруд, рақс ва навозандай беҳтарин озмунҳо мегузаронанд.

Идораҳои маданий – маърифатӣ ҳаробиҳои солҳои ҷангро ислоҳ намуда, фаъолияти худро бо қувваи нав эҳё карда истодаанд. Ҳатмкунандагони Донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода баҳри пешрафти санъат ва умуман фарҳангӣ ҳалқи тоҷик хизмати беҳамто мекунанд.

2. БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ МАДАНИЯТИ УМУМӢ ВА СИЁСИИ ШАҲРВАНДОН

Кори тарбиявӣ дар солҳои ҷанги бародаркуш ва рафти ислоҳоти иқтисодӣ коста шуд, зарурати тартиб додани барномаи маҳсуси чумхурӣ оиди ин масъала ба миён омадааст. Дар моддай 8 Конституцияи Тоҷикистон гуфта мешавад, ки «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятий дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ инкишоф меёбад.

Мағкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятий, динӣ, ҳаракат ва ғурӯҳе наметавонад ба ҳайси мағкураи давлатӣ эътироф шавад ...»

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва ҳизбҳои сиёсие, ки наҷодпарастӣ, миллатгарӣ, ҳусумат, бадбинӣ иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани соҳтори конституционӣ ва ташкили ғурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст.»

Баҳри татбиқи ин нуктаҳои барномавии Конституция идораҳои давлатӣ, ҳизбу созмонҳо, ҷамъиятҳо ва ҳаракатҳои сершумор амал мекунанд, ки барои баланд бардоштани сатҳи маданияти умумӣ ва сиёсии шаҳрвандон саҳми босазо гузошта истодаанд.

Дар ҷумҳурии соҳибистиклол ҳоло кори тарбиявӣ асосан аз равандҳои тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳи ватандӯстӣ, ахлоқӣ, байналмилалӣ, меҳнатӣ ва тарбияи ҷисмонӣ иборат мебошад.

**Саҳми идораҳои
фарҳангӣ дар кори
тарбиявӣ**

Дар Тоҷикистон рӯз аз рӯз мақоми идораҳои фарҳангӣ дар кори тарбиявӣ афзуда истодааст. Идораҳои маданий маърифатӣ: китобхонаҳо, клубҳо, қасрҳои маданият, осорхонаҳо, бοғҳои маданият ва гайра дар

байни шаҳрвандонамон кори пурмазмуни тарбияйӣ мебаранд. Сарфи назар аз мушкилиҳои иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ 2593 муассисаи фарҳангӣ, аз ҷумла 1395 китобхонаи омӯзӣ, 1058 муассисаи клубӣ, 22 осорхона, 40 бобои фарҳангиву фароғатӣ, 21 театри ҳалқӣ, 57 ансамблҳои тарона ва рақс дар сатҳҳои гуногун амал мекунанд.

Идораҳои фарҳангиву муассисаҳои театрию консерти озмунҳои умумиҷумҳурияи мутрибони эстрадӣ, шашмақомхонон, фалаксароёнро гузаронида дар тарбияи эстетикии насли наврас саҳми босазо гузошта истодаанд. Ҷашнгирӣ маъракаҳои солинавӣ, Наврӯз, Иди занон, Артиши миллӣ, рӯзи Ваҳдати миллӣ, ҷаҳони Фалаба, иди Истиқлолият ва гайра пурмазмун ва дар дараҷаи баланди бадеӣ гузаронида мешаванд. Ҳусусан, дар сатҳи баланд гузаронидани Фестивал – озмуни театрҳои касбӣ ва студияҳои драмавии «Парасту» дар тарбияи шаҳрвандонамон саҳми арзанда гузошта истодаанд.



Бинои амфитеатр дар Душанбе

– озмун ҳунарҳои мардумӣ намоиш дода шуда, дар он намунаҳои бехтарини ҳунарҳои ҳалқӣ, аз қабили заргарӣ, оҳангириу дурдгарӣ, кулолию ҷармгарӣ, дӯзандагӣ, чакана-дӯзӣ, қандакорӣ пешниҳод карда мешавад. Танҳо дар фестивал-озмуни «Андалеб», бахшида ба ҷаҳони 10-солагии соҳибиистиколии Тоҷикистон 1200 нафар санъаткорони ҳалқӣ, 2110 нафар ҳунармандон аз ҳамаи ноҳия ва шаҳрҳои ҷумҳурӣ иштирок доштанд.

Дар рафти чунин фестивал-озмуни суннатҳои мардумӣ эҳё ва сайқал ёфта, як зумра ҷавонони эҷодкор ба майдон меоянд.

Ҳусусан гузаронидани ҳафтаи фарҳангии вилоятҳо дар байнин ҳамдигар (Суғд, Ҳатлон, Бадаҳшон) ба мустаҳкам гардидани

Дар ҳаёти маданияи ҷумҳурӣ мунтазам гузаронидани фестивал – озмуни ҷумҳурияи телевизионии эҷодиёти ҳалқ «Андалеб» бахшида ба ҷаҳони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз аҳамият холӣ нест. Дар рафти ин фестивал

дүстии байни водију нохиях мусоидат карда истодаанд. Таҷрибаи ташкил ва фаъолияти бригадаҳои тарғиботӣ аз ҳисоби шоиру нависандагон ва санъаткорони шинохта низ аз аҳамият холӣ нест.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштани фестивалҳои байналмилалии фарҳангӣ низ ба наздишавӣ ва мустаҳкам гардидан дүстии байни шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо ҳалқҳои ҷаҳон самараи хуб дода истодааст.

Баромади дастаҳои ҳунарӣ дар байни кормандони муассисаҳои истеҳсолӣ, ҳочагиҳои деҳқонӣ, ҳонаҳои ятимону маъюон, мактабҳои ҳамагонӣ ва қисмҳои артиши миллӣ шаҳрвандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия менамояд.

Афзудани кори тарбиявӣ дар байни чавонон

Маълум аст, ки ҳоло ҷавонон дар Тоҷикистон кулли аҳолиро ташкил медиҳанд. Муваффакияти Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати дохилий ва байналхалқӣ дар асри XXI аз бисёр бобат бо ҳаллу фасли проблемаи насли наврас вобаста мебошад.

Масъалаи ҷавонон имрӯз зери назорати маҳсуси давлати соҳибистиқлол мебошад. Ба ин масъала Президенти кишвар Э.Ш. Раҳмонов дикқати доимӣ дода, дар суханрониҳояш нақши созандагии ҷавононро борҳо қайд намудааст. Аз ҷумла, дар воҳӯరӣ бо ҷавонони лаёкатманд сарвари давлат гуфта буд: «Имрӯз, ки раванди бебозгашти сулҳу созиш ва ваҳдати миллиро пеш гирифтаем ва зери парчами Ватан ва давлати соҳибистиқлол гирд меоем, бояд пеш аз ҳама ҷавонони мо мазмуну моҳияти истиқтолият, ҳудшиносӣ, ифтиҳори миллӣ ваҳдату ягонагии миллатро дарк намоянд. Зоро инҳо мағҳумҳое мебошанд, ки ҳар як ҷавон дер ё зуд барои фаҳмидани мазмуни онҳо мекӯшад».

Асарҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов «Бунёдкорони ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол» (Душанбе, 1997), «Ҷавонон–ояндаи миллат» (Душанбе, 1998) – барномаи стратегии сиёсати давлатии насли наврас мебошанд. Ҳусусан воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов бо ҷавонон 21 майи соли 2005 дар роҳи амалан ба пояти стратегии давлатӣ ва амнияти миллии кишвар гузошта шудани масъалаи ҷавонон гардид. Вазъи имрӯза ва ҳусусиятҳои хоси роҳи инқишифӣ Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар ибтидои асри XXI ба назар гирифта, масоили зеринро ҳал кардан лозим: аз нигоҳи нау тартиб додани барномаи тарбияи насли наврас; роҳҳо ва

усулҳои таълиму тарбия ва тайёр намудани мутахассисони лаёқатманд; бо ҷои кор таъмин намудани ҷавонон ва ғайраҳо. Ҳусусан доир ба самаранок ва мохирона истифода бурдани таҷрибаи кор бо ҷавонон дар замони шӯравӣ; таълим ва тарбияи наврасон, истифодаи осори фарҳангӣ дар баланд бардоштани сатҳи маданияти умумӣ ва сиёсии ҷавонон аз аҳамият ҳолӣ нест.

Ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ аз бисёр ҷиҳат ба тарбияи насли наврас алоқа дошта, аз мавқеи ишғол кардаи онҳо дар ҷамъият иборат мебошад. Бояд қайд кард, ки сарфи назар аз мушкиниҳо, мақоми ҷавонон дар арсаи байналхалқӣ афзуда истодааст, вале кори тарбия, қасбомӯзонии онҳо на дар ҳама ҷо хуб аст. Аз ин лиҳоз дар шароите, ки аз як тараф прогресси илму техника дар истеҳсолот ҷорӣ шуда истодааст, ҷавонон кор карда наметавонанд ва маҷбуранд бекориро аз сар гузаронанд. Бояд қайд кард, ки агар дар мамлакатҳои мутаракқии дунё нисбати қасбомӯзӣ ва бо ҷои кор таъмин кардани ҷавонон тадбирҳои мушаҳҳас андешида шавад, дар мамлакатҳои суст тараққикарда ин масъала ҳалли худро наёфтааст. Бинобар он дар нооромиҳои ҷамъият ва даргириҳои маҳалӣ ҷавонон фаъолона иштирок ме-кунанд.

Ҳамин тавр, проблемаи ҷавонон характери байналхалқӣ дошта, ҳалли мусбии он аз бисёр ҷиҳат бо сарварӣ ва кӯшиши Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳид алоқа дорад.

Тоҷикистони соҳибиستиклопро мамлакати ҷавонон меноманд, чунки дар он аксарияти аҳолиро насли наврас ташкил медиҳад. Бинобар он аз тарбия, қасбомӯзӣ, бо ҷои кор таъмин кардани ҷавонон ва дуруст ҷо ба ҷо намудани кадрҳои лаёқатнок ояндаи ҷумҳурии соҳибистиклоп муайян мешавад.

Баҳри ҷомаи амал пӯшидани масоилҳои ҷавонон дар ҷумҳурии Барномаи миллии «Ҷавонони Тоҷикистон» (5 октябри соли 1998) қабул шудааст, ки дар он самтҳои асосии кор бо насли наврас муайян гардидаанд. Дар татбиқи ин барнома Комитети кор бо ҷавонони назиди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва



*Раиси Шурӯи
кӯҳансолони Ҷамъияти
мутобиқати «Пайрав»
С.А. Бобоҷонова*

шӯъбаи оид ба сиёсати ҷавонони назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Тоҷикистон бевосита машғул аст.

Дар амалӣ гардондани Барномаи ҷавонон Иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва созмонҳои сершумори насли наврас кӯшиш карда истодаанд. Баъд аз қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятий» (23 майи соли 1998) шумораи созмонҳои гайридавлатии ҷавонон хеле афзуданд. Ҳоло дар ҷумҳурӣ иттиҳодияҳои зерин: Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон, Фонди тарбияи эстетикӣ ва маънавии наврасон ва ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҷавонӣ», Шӯрои ҷумҳуриявии олимон ва мутахассисони ҷавон, Ассоциатсияи ҳукуқдонҳои ҷавони Тоҷикистон, Ассоциатсияи донишҷӯёни тибби Тоҷикистон, ташкилотҳои гайрихукуматии «Нидои дӯстон», «Фидокор», «Парастор», Маркази экологии ҷавонон, Ҳазинаи ҳайрияи «Сарпараст», Иттиҳодияи «Ҷомеа ва ҳукуқи қӯдакон» ва гайра дар татбиқи Созишномаи сулҳ, ризояти миллӣ ва ҳаёти ҷамъиятию – сиёсии мамлакат фаъолият карда, саҳми ҳудро дар барқарор кардани оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва гузаронидани ислоҳотҳои иқтисодӣ – иҷтимоӣ, сиёсӣ гузошта истодаанд.

Ҳоло дар ҷумҳурӣ барои баланд бардоштани савияи маданий – техникии ҷавонон тадбирҳои мушахҳас андешида мешавад. Дар ин бора таъсиси стипендиияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, литеҳҳо, гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, техникумҳо ва коллекҷҳо шаҳодат медиҳад.

Яке аз самтҳои татбиқи Барномаи миллӣ «Ҷавонони Тоҷикистон» ин самаранок истифода бурдани таҷрибаи муғиди кори тарбиявии насли наврас мебошад. Бо ин мақсад Шӯрои қӯҳансолони Ҷамъияти мутобиқати «Пайрав» дар назди Иттифоқи ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон созмон дода шудааст, ки ба он номзади илми педагогӣ С.А. Бобоҷонова роҳбарӣ мекунанд. Шӯро мунтазам масъалаҳои назарявӣ ва амалии ватандӯстии насли наврасро мухокима намуда, тавсияҳои муғид пешниҳод карда, дар татбиқи онҳо қӯмак мерасонад.

Азбаски асри XXI асри прогресси техника ва технологияи пешқадам мебошад, бинобар он бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов аз 20 марта соли 1998 ҷонзаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавоне, ки дар соҳаи илм ва техника корҳои намоёнро анҷом медиҳанд, таъсис ёфтааст.

Аммо кори тарбиявии байни ҷавонон нишон медиҳад, ки ҳанӯз фоизи авбошӣ, дуздӣ ва нашъамандии насли наврас кам нашудааст. Ҳусусан, бекорӣ ва сатҳи пасти маданияти сиёсии ҷавонон, ки қисман дар маҳалгарӣ баён мебад, ташвишовар мебошад.

Барномаи ҷумҳурӣ оиди кори байни ҷавонон ҳамон вакт ҷомаи амал мепӯшад, ки агар ҳамаи шаҳрвандон, ҳизбу созмонҳо, насли наврасро дар рӯхияи ифтиҳори миллӣ тарбия намоянд.

Мақоми зан дар ҷомеаи соҳибистиклол

Пош хӯрдани ИҶШС ва ташкилёбии Тоҷикистони соҳибистиклол объективона талаб мекард, ки дар шароити нави таъриҳӣ консепсияи назариявӣ ва барномаи комплексии ҳалли амалии проблемаи занон кор карда баромада шавад. Сарфи назар аз мушкилиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ибтидои солҳои 90-ум дар ҷумҳурӣ ба масъалаи занон дикқати маҳсус дода мешуд.

Тоҷикистон дар баробари интиҳоби президент инчунин Конститутсияи худро қабул намуд, ки дар моддаи 17-уми он маҳсус навишта шудааст: «Занон бо мардон баробархуқуқанд». Аз он ҳуқуқ занон истифода бурда, дар давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, сиёсат, иҷтимиоӣ, фарҳанг ва маориф фаъолона ширкат меварзанд. Соли 2006 занон дар соҳаҳои маориф-47, тандурустӣ, варзиш ва хифзи иҷтимоӣ-58, фарҳанг-54, мақоми судӣ-36, соҳибкорӣ-39, алоқа-36, нақлиёт ва соҳтмон-13 фоизро ташкил медиҳанд.

Ҳоло дар ҷумҳурӣ зиёда аз 60 созмонҳои гайридавлатии занон бо номҳои гуногун чун «Занони маълумоти олидор», «Олимҳои Тоҷикистон», «Модар», «Мадад», «Симо» ва гайра амал мекунанд, ки ҳамаи онҳо як марому мақсад доранд: занонро ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва ҷамъияти ҷалб намоянд. Инчунин онҳо кӯшиш мекунанд, ки ҳуқуқи занону духтаронро ҳимоя намоянд. Ин созмонҳо конференсияҳо ва симпозиумҳои байналхалқӣ гузаронида, хориҷиёнро бо фаъолияти ҳаматарафай занони Тоҷикистон шинос мегардонанд. Гурӯҳи роҳбарони созмонҳо ва иттиҳодияҳои занони Тоҷикистон ба монанди Б. Додхудоева, Л. Насриддинова, Г. Бобосодикова, М. Бобобекова ва дигарон дар ҷамъомадҳои бонуфузӣ байналмилалӣ дар давлатҳои хориҷӣ баромад намуда, ҷаҳониёнро бо

дастовардҳои зани тоҷик шинос мегардонанд, барои якпорчагӣ, мустаҳкам намудани сулҳу ваҳдат саҳм мегузоранд.

Занони Тоҷикистони соҳибистиқлол барои инкишофи илму маърифат имрӯз низ саҳми хосаи худро мегузоранд. Дар мактабҳои ҳамагонӣ ва олии ҷумхурӣ садҳо занони пургайрат баробари мардон меҳнат мекунанд. Ба шароити душвори иқтисодӣ нигоҳ накарда, имрӯз низ чун солҳои пешин аксарияти муаллимони мактабҳои ҳамагониро занон ташкил медиҳанд.

Дар Суҳанронии Президенти Ҷумхурӣ Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов дар мулокот бо намояндагони занони мамлакат 7-марти 2006-ум сол қайд карда шуд, ки «Баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат табдил ёфт». Дар ҳакиқат имрӯз ҳазорҳо занон дар тамоми соҳаҳои ҳочагии ҳалқ, саноату ҳочагии қишлоқ, маорифу фарҳанг, тибу илм ва соҳибкорӣ сарбаландона меҳнат мекунанд. Дар байнин онҳо оlimаҳон Тоҷикистон, профессорон М.М. Ёкубова, М.Н. Қосимова, К.И. Нематҷонова, М. Зикриёева, Д. Қодирова ва даҳҳо дигарон дар инкишофи соҳаҳои гуногуни илми ҷумхурӣ саҳм мегузоранд.

Шоираҳо Фарзона, Мехринисо, Ҳадиса, Зулфия Атоӣ ва бисёри дигаронро кӣ намешиносад?

Давлат ва ҳукумати Тоҷикистон нисбати занон ҳамеша гамхорӣ менамоянд. Вале вазъи душвори иқтисодӣ қисми занон ва духтаронро ба нашъамандӣ, нашъафурӯшӣ, фоҳишагӣ тела медиҳад. Бинобар он имрӯз ташкилотҳои занон бояд дар як марказ муттаҳид гардида, хонумҳоро аз ин роҳи бад баргардонида, онҳоро ба ҳаёти иқтисодии мамлакат ҳаматарафа ҷалб намоянд.

Бисёрзани низ обрӯю эътибори занони тоҷикро паст карда, ҳукуқӣ онҳоро поймол менамояд. Дар моддаи 33-уми Конституцияи Тоҷикистон маҳсус қайд карда шудааст, ки «Бисёрзани манъ аст», вале ин талабот аз тарафи баъзе шаҳрвандон вайрон карда мешавад. Ҳол он ки қонуни давлат ва маҳсусан Конституцияи Тоҷикистон бояд аз тарафи ҳар як шаҳрванд риоя карда шавад.

Бартараф намудани бокимондаҳои нобаробарии занон дар зиндагӣ барои бештар инкишоф ёфтани онҳо, ба ҳаёти ҷамъиятию – сиёсӣ ҷалб кардани занон ва кувват додани саҳми онҳо дар тарбияи кӯдак шароити зарурӣ фароҳам меоварад.

Хушбаҳтона, Президенти мамлакат Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов ҳамеша нисбати занон гамхорӣ менамояд. Фармони

Президент «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» исботи пайгаронаи он аст.

Занони Тоҷикистон аз ғамхории пай дар паи роҳбари давлат Э.Ш. Раҳмонов рӯҳбаланд гардида, кӯшиш менамоянд, ки соғдилона меҳнат қунанд, дар бунёди ҷомеаи демократӣ, хушбахтии инсоният, вахдат ва сулҳи пойдор саҳми худро гузоранд.

Имрӯз занон дар сафи пеш муборизаи барои сулҳ, барои хушбахтии инсоният қарор доранд. Бе зан на ҷумҳурий обод ме-гардад ва на оила.

Ҳамин тавр, кори тарбиявии байни занон ва духтарон аз тарафи шӯроҳои занон ва ассоциацияҳои гуногуну сершумор бурда мешавад. Вале бо сабаби вучуд надоштани ҳамоҳангӣ ин масъалаи муҳим ҳанӯз ҳалли пурраи худро наёфтааст.

ҚАДРШИНОСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТО҆ЦИКИСТОН

Сарфи назар аз душвориҳои давраи гузариш дар Тоҷикистони соҳибистиқлол шаклу усуслҳои муфиди баланд бардоштани мақоми шаҳс ва ҳавасмандии он пайдо гардидаанд. Бо тутфайли муайян шудани ҷоизаҳои ба номи устод Рӯдакӣ, Абӯали Ибн Сино, Исмоили Сомонӣ сафи эҷодкорон, хусусан аз ҳисоби ҷавонон сол то сол афзуда истодааст.

Дар ҷумҳурий низ дигар шаклҳои муфиди қадршиносии шаҳрвандон вучуд дорад. Аз ҷумла, кормандони соҳаи илму фарҳанг, пешқадамони соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқ мунтазам бо унвонҳои фахрӣ, ордену медалҳо ноил мегарданд. Муҳими кор аз он иборат аст, ки чунин ҳавасмандӣ ба синну сол вобаста набуда, пеш аз ҳама ба натиҷаи кори пурсамари илмӣ-эҷодӣ ва меҳнати пурсамари шаҳс вобаста аст. Хушбахтона ҳар сол дар арафаи ҷашни соҳибистиқлолият бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов даҳҳо намояндагони соҳаҳои гуногуни илму фарҳанг барои меҳнати ҳалолу, кори илмию эҷодӣ соҳиби унвони «Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Корманди шоистаи Тоҷикистон» ва гайра мегарданд.

Таъсис дода шудани унвони баланди «Қаҳрамони Тоҷикистон» шаҳодати тантанаи соҳибистиқлолии ҷумҳурий буда, дорои аҳамияти таърихӣ аст. Аз ҷиҳати маънавӣ ҳавасманд намудани шаҳрвандон яке аз омилҳои муҳими пешравии ҷомеа

ва дар рӯҳи ватандустӣ тарбия ёфтани онҳо мебошад. Ин унвон аллакай ба шаш нафар шахсоне дода шудааст, ки хизмати онҳо дар назди ҳалқи тоҷик, дар таъсис ва пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон хело бузург аст. Мо фарҳ мекунем, ки аввалинҳо шуда бо ин унвони баланд Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Гафуров, Эмомалӣ Раҳмонов, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур мушарраф гардидаанд.


Қаҳрамонони Тоҷикистон

*Барои хизматҳои бузург ва ғидокориҳо
дар поягузории истиқолияти Тоҷикистон,
инкишифи тамаддун ва ҳудудиности миллий бо
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов аз 8
сентябри соли 1997 ба фарзанди бошарафи ҳалқи тоҷик Садриддин
Айнӣ унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шудааст.*

САДРИДДИН АИНӢ

Садриддин Саидмуродзода 15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соктараи тумани Гичдувони аморати Бухоро дар оилаи деҳқон таваллуд ёфта, 15 июля соли 1954 дар шаҳри Душанбе вафот кардааст. Ӯ асосгузори адабиёти Шӯравии тоҷик, аввалин Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Барои эҷодиёти илмияш Садриддин Айнӣ соҳиби унвони доктори илми филология, академик ва Ҳодими хизматнишондодаи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст.

С. Айнӣ чӣ дар назм ва ҳусусан дар наср қуваозмой карда асарҳои пурмазмунро оғарид, ки онҳо инчунин дар шакли “Куллиёт” ва мунтаҳаботи шашчилда ба забонҳои ӯзбекӣ ва русӣ ҷоп шудаанд. Ӯ як силсила асарҳои таърихӣ навиштааст, аз ҷумла “Таърихи амирони манғитияи Бухоро”, “Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик”, “Исёни Муқаннаъ” ва гайра, ки дар онҳо таърихи ҳалқамон ҳолисона баён ёфтааст. Инчунин бо туфайли нашри очерку рисолаҳояш баҳшида ба Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абӯали Ибни Сино, Восифӣ, Саъдӣ, Бедил, ҳусусан ба ҷопи



*Қаҳрамони
Тоҷикистон, аввалин
Президенти Академияи
ilmҳои Тоҷикистон
Садриддин Аинӣ*

“Намунаи адабиёти тоҷик” дар назди ҷаҳониён исбот кард, ки ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим арзи вучуд дошта, дорои анъанаю фарҳанги бой буда, дар тамаддуни ҷаҳонӣ мақоми хосае дорад.

Ҳамин тавр, дар шароити мураккаби солҳои 20-ум С. Айнӣ саҳми арзандай ҳудро дар пойдориву инкишифи забони тоҷикий, фарҳанги миллӣ гузошта, дар ташкилёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссагузор мебошад.

Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов 8 сентябри соли 1997 барои ҳизматҳои бузург ва ғидокориҳо дар поягузории истиқлолияти Тоҷикистон, инкишифи тамаддуни ва ҳудшиносии миллӣ ба фарзанди бошарафи ҳалқи тоҷик Бобоҷон Гафуров унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шудааст.

БОБОҶОН ГАФУРОВ

Академик Бобоҷон Гафуров 31 деҳабри соли 1908 дар деҳаи Исфисори ноҳияи Ҳӯҷанд дар оилаи боғбон, ҳунарманди карбосбоф, коргари роҳи оҳан таваллуд ёфта, 12 июли соли 1977 аз олам ҷашм пӯшидааст. Дар ташаккули Бобоҷон Гафуров чун инсони комилу ҳоккор, ватандӯст, интернатсионалист, олимӣ нуктасанҷ оилаи меҳнатдӯст ва ҳусусан модари маърифатпарвари ӯ шоира Розия Озод таъсири мусбӣ расондааст.

Давраи ҷавонии ӯ дар вазъияте мегузашт, ки ҷараёни сиёсӣ-иртиҷои туркпарастон (пантуркистҳо) вучуд доштани ҳалқи тоҷикро инкор карда, Осиёи Миёнаро ба империяи “Туркияи бузург” пайваст карданӣ буданд.

Фаъолияти илмӣ-эҷодии Б. Гафуров дар шароите оғоз гардид, ки дар афкори ҷамъиятий бояд исбот карда мешуд, ки ҳалқи тоҷик бо меҳнати шоёнаш дар тамаддуни аз давраҳои қадим маълум ва машҳур аст. Бинобар он академик Б. Гафуров чун фарзанди фарзонаи миллат, дар назди ҳуд ҷазира гузошт, ки дар асоси сарчашмаҳои инкорнашаванда мавқеи ҳалқи ҳешро дар



Қаҳрамони Тоҷикистон,
академик
Бобоҷон Гафуров

тамаддуни ҷаҳонӣ аз ҷиҳати илмӣ асоснок намояд. Ҳанӯз дар солҳои 30-ум Б. Фафуров ба омӯхтани таърихи ҳалқи тоҷик шурӯъ намуда, соли 1941 дар мавзӯи “Таърихи тариқати исмоилия аз ибтидои асри XIX то ҷанги якуми ҷаҳон” рисолаи номзадӣ ва 25-уми феврали соли 1952 рисолаи докториро дар мавзӯи “Таърихи ҳалқи тоҷик” бомуваффақият ҳимоя кардааст.

Яке аз хизматҳои бузурги аллома Б. Ф. Фафуров дар соҳаи илм аз он иборат аст, ки вай концепсияи методологӣ ва назариявии таъриҳро, дар мисоли таърихи ҳалқи тоҷик кор карда баромадааст.

Академик Б.Фафуров соҳиби қариб 400 асару маколаҳо оид ба таърихи ҳалқи тоҷик ва таърихи умумиҷаҳонӣ мебошад, ки дар нашрияҳои гуногуни дунё чоп шудаанд. Танҳо ба навиштани “Тоҷикон” зиёда аз 30-соли умрашро бахшида ў асаре оғарид, ки он аз тарафи тоҷику тоҷикистонихо барҳақ яке аз китобҳои аср шинохта шудааст. Асарҳои ў бо забонҳои гуногун дар Дехли, Берлин, Рим, Техрон, Пекин, Афина, Кобул, Париж, Қарочӣ, Варшава ва гайра бо нусҳаи зиёд ба табъ расидаанд.

Барои фаъолияти баланди илмӣ ҷандин донишгоҳҳо ва академияҳои хориҷӣ ба ў унвони фахрии докторӣ дода, аъзои академия интихоб кардаанд. Аз ҷумла, ў доктори фахрии До-нишгоҳи Техрон (1973), До-нишгоҳи Олигархи Ҳиндустон (1970) ва аъзои хориҷии академияи илм ва санъати Босния ва Герсоговина (с. 1973) интихоб гардидааст.

Фаъолияти илмии Б. Фафуров гуногунҷабҳа буда, ў дар солҳои 60–70-ум доир ба таърихи қадим, таърихи асримиёнагии Шарқ, масъалаҳои ҳаракатҳои миллӣ–озодиҳоҳии ҳалқҳо ва сиёсати байналхалқии ИҶШС як силсила асарҳо таълиф намудааст.

Академик Б. Фафуров дар вазифаи директори Институти шарқшиносии Академияи илмҳои ИҶШС (1956–1977) кор карда, ба омӯхтан ва интишори таърихи мамлакатҳои шарқ диққати маҳсус додааст. Бо ташабbus ва зери таҳрири ў танҳо бо забонҳои англӣ қариб 30 асар дар мавзӯъҳои муҳими таърихи мамлакатҳои шарқ нашр гардидааст.

Профессор Б.Ф. Фафуров мактаби қалон ва эътирофшудаи шарқшиносонро асос гузошт. Бо туфайли фаъолияти илмӣ–чамъиятии ў дар байни Ҷумҳуриҳои Иттифоқи Шӯравӣ ва хусусан мамлакатҳои шарқ муносибати мӯътадили тиҷоратӣ–фарҳангӣ ба амал омад.

Академик Бобоҷон Фафуров натанҳо олимӣ тоҷик буд, балки ўро дар миқёси ҷаҳон, хусусан дар шарқ, хуб мешинохтанд ва

хурмат мекарданд. Шоири машхури Покистон Файз Аҳмад Файз соли 1978 кабри Б. Faфуровро зиёрат карда чунин гуфта буд: «Ин фарзанди бузурги тоҷик дар асл фарзанди бузургтарини Машрик мебошад.»

ҚАРОРИ

МАЧЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН

ОИДИ САРФАРОЗ ГАРДОНИДАНИ РАҲМОНОВ Э.Ш. – ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН БО УНВОНИ ОЛИИ «ҚАҲРАМОНИ ТО҆ЦИКИСТОН»

Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Раҳмонов Эмомалӣ Шарифович – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои корниамоҳои беназир дар роҳи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ, демократикунонии чомеа, таъмини та- момияти арзӣ, пойдории давлат ва хизмати содиқона ба ҳалқ, бо унвони очии “Қаҳрамони Тоҷикистон” сарфароз гардонида шавад.

*Раиси Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон С. Раҷабов, и.
Душанбе, 11 декабря соли 1999 №923*



*Қаҳрамони
Тоҷикистон,
Президенти Ҷумҳури
Эмомалӣ Раҳмонов*

РАҲМОНОВ ЭМОМАЛИ

Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов 5 октябри соли 1952 дар нохияи Дангара дар оилаи дехқон таваллуд шудааст. Падар ва модар фарзандони худро, аз ҷумла Эмомалӣ Шарифовиҷро, дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, садоқат ба Ватан, инсондӯстӣ ва хоксорӣ тарбия кардаанд.

Фаъолияти меҳнатиро Эмомалӣ Шарифовиҷ соли 1971 ҳамчун элекtriки заводи равганкашии ш. Қўргонтеппа сар карда, сипас ба сафи қувваҳои баҳрӣ даъват шуда, хизматро дар Шарқи Дур ба итном расонидааст. Баъди бозгашт дар совхози ба номи Ленин ба кор даромада, соли 1982 шӯбаи гонбони факул-

таи иқтисодии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро бомуваф-
фақият ҳатм намудааст.

Ҳамин тавр, фаъолияти меҳнатиро Э.Ш. Раҳмонов аз вази-
фаи коргар оғоз карда, раиси иттифоқи касабаи совхози ба номи
Ленин ва сипас директори он шуда кор кардааст. Фаъолияти
ҷамъияти-сиёсии Э.Ш. Раҳмонов аз вақти дар интихобот галаба
намуда, депутати Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон интихоб шуда-
наш оғоз гардид.

Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон (даъват
дувоздаҳум) ба вазифаи сардори давлат Э.Ш. Раҳмоновро инти-
хоб намуд ва ҳаёт исбот кард, ки чунин қарор дуруст будааст. А
минбари ҳамон Ичлосияи таърихӣ ў савганд ёд карда буд, ки та-
моми қувваи худро баҳри хотима додани ҷанги шаҳрвандӣ,
таъмини сулҳ, ваҳдат ва ба Ватан баргардонидани тамоми
гурезаҳо дареф намедорад. Президент Э.Ш. Раҳмонов ба ваъдаи
додаи худ вафо кард.

Имрӯзҳо зери сарварии ў дар ҷумҳурияном ислоҳоти сиёсӣ,
иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангии маънавӣ татбиқ гардида, то-
рафт обрӯ ва нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси
байналхалқӣ баланд шуда истодааст.

Бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.
Раҳмонов як силсила тадбирҳо андешида шуданд, ки онҳо барои
таъмини сулҳ ва ваҳдат мусоидат меқунанд. Барномаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва умуман тафаккури нав оид ба сиёсати
байналхалқӣ, дар нутқҳои Президенти мамлакат Э.Ш. Раҳмонов
а兹 минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар
форумҳои байналхалқӣ баён ёфтаанд.

Мо бо камоли мамнуният қайд карда метавонем, ки Э.Ш.
Раҳмонов ҳамчун сардори давлат ва сиёсатмадори варзида таво-
нист Тоҷикистони азизро дар миқёси байналхалқӣ муаррифӣ
намуда, обрӯи онро боз ҳам баланд бардорад. Тоҷикистон чун
ҷузъи чудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки проблемаҳои асосии қарни XXI-
уми Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо ба тариқи мушахасс дар
китоби бисёрчилдаи ў «Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият,
ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ» ва асари илмии он «Тоҷикон дар
оинаи таърих» равшан баён ёфтаанд. Ҳусусан дар китоби
“Тоҷикон дар оинаи таърих” масъалаҳои методологӣ, назария-
вии таърихи ҳалқи тоҷик таҳлил гардидаанд, ки онҳо дар ҳуд-
шиносии ҳалқи ҳенш кӯмаки амалӣ ҳоҳанд расонд.

Хизматҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар миқёси байналхалқӣ низ қадршиносӣ ёфтаанд. Дар ин бора узви фахрӣ ва профессори ифтихории фалсафии Академияи умумиҷаҳонии тиб интихоб шудани ў шаҳодат медиҳад. Э.Ш. Раҳмонов барои хизматҳои шоён дар роҳи таҳқими сулҳ ва саҳми арзанда дар пешрафти илм бо ситораи тиллоии Альберт Швейсер мукофотонида шудааст.

Корпуси Байналхалқии сулҳ соли 2000-ум саҳми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмоновро дар таъмини сулҳ ба назар гирифта, ўро бо Ҷоизаи байналхалқии сулҳ мушарраф гардонд.

Дар фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов аз 7 майи соли 2001 омадааст: Барои хизматҳои бузург ва матонат дар бунёди пояҳои истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инкишофи адабиёт, фарҳанг ва тарғиби гояҳои сулҳ, дӯстии халқҳо ва густариши нуғузи байналхалқии Тоҷикистон, ба фарзанди шарафманди халқи тоҷик Мирзо Турсунзода үйвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шавад.

МИРЗО ТУРСУНЗОДА



*Қаҳрамони Тоҷикистон,
академик, Шоири халқии
Тоҷикистон
Мирзо Турсунзода*

Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғ таваллуд ёфта, 24 сентябри соли 1977 вафот кардааст. Ўпас аз хатми дорулмуаллимини Тошканд (с. 1930) дар вазифаҳои гуногун: рӯзноманигор, мутасаддии соҳаи адабиёту санъати ҷумҳуриӣ ва солҳои тӯлонӣ раиси Правленини Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба ўҳда дошт.

Фаъолияти эҷодӣ, илмӣ ва ҷамъиятии ў борҳо қадр шудааст. Соли 1961 Мирзо Турсунзода Шоири халқии Тоҷикистон ва соли 1967 ба үйвони Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ мушарраф гардид. Аз рӯзҳои аввали ташкилёбии Академияи илмҳои Тоҷикистон (с. 1951) ў аъзои ҳақиқии он буд.

Мирзо Турсунзода барои эҷодиёти пурмаҳсули худ бо ҷоизаҳои гуногуи: Лауреати мукофотҳои давлатии ИҶШС (с. 1948), Ленинӣ (с. 1960), Лауреати мукофоти давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Рӯдакӣ (с. 1963), Лауреати мукофоти байналхалқии Ҷавоҳирлол Нехру (с. 1968) ва гайраҳо ноил гардидааст.

Академик Мирзо Турсунзода чун ҳодими ҷамъиятӣ натанҳо дар ҷумҳурӣ ва собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, балки инчунин дар миқёси байналхалқӣ машҳур гардида, муборизи ҳақиқии тантанаи сулҳ, ҳаёти осоишта ва дӯстии байни ҳалқҳои ҷаҳон мебошад.

Мирзо Турсунзода мисли устодон С. Айнӣ ва Б. Ғафуров исбот намуд, ки тоҷикон қадимтарин ҳалқи сарзамини Осиёи Миёна буда, дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми арзанда доранд. Ӯ дар вакти сафарҳои сершумори худ ҳамчун раиси Комитети Шӯравии яқдилии мамлакатҳои Осиё ва Африка бо ифтиҳор ҳудро ҳамчун намояндай миллати тоҷик муаррифӣ менамуд. Бо туфайли фаъолияти бевоситаи устодон Мирзо Турсунзода, Б. Ғафуров Тоҷикистонро, ҳусусан дар Осиёю Африқо хеле хуб мешинохтагӣ шуданд.

Эҷодиёти Мирзо Турсунзода гуногунранг, пурмазмун буда, шеъру достонҳо, драмаҳо ва мақолаҳои публицистию илмиаш мардумро дар рӯҳияи меҳнатдустӣ, ватандустӣ, маданияти баланди умумӣ ва сиёсӣ тарбия мекунанд. Аз рӯи асарҳои ӯ фильмҳои бадей: “Ҳасани аробакаш”, “Бо амри дил”, “Субҳи Ганг” ба навор гирифта шудаанд.

Шеърҳои сершумори Мирзо Турсунзода дар Куллиёти ҷорҷилдааш (солҳои 1971–1985) тирд оварда шуда, мавзӯҳои гуногуни актуалиро дар бар мегиранд. Масалан, дар васфи занону духтарони тоҷик, ки пеш аз вафоташ шеърҳои: “Бӯи гул ояд аз ӯ”, “Зан посбони оташ аст”, “Дарди ман боло гирифт” ва гайтаро навишта, симои зани озоди тоҷикро тараннум кардааст.

Роҳи пурбаракати тайкардаи Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳусусан насли наврас ибратбахш мебошад. Онҳо имрӯз метавонанд мисли устод саҳми арзандай ҳудро дар пешрафти Ҷумҳурии соҳибистиклоли азизи худ гузоранд.



НУСРАТУЛЛО МАХСУМ (Лутфуллоев Нусратулло)

Дар Қаримони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов аз 27 июни соли 2006 қайд шудааст, ки барои фаъолияти бунёдкоронаи давлатдорӣ ва хизматҳои бузург дар поягузории истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фарзанди барӯманди ҳалқи тоҷик Нусратулло Махсум (Лутфуллоев Нусратулло) унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шавад.

Қаҳрамони Тоҷикистон, Нусратулло Махсум

дар оилаи деҳқон таваллуд ёфтааст. Барои беҳтар намудани ҳаёти иқтисодии оилаашон ва шинос шудан бо вазъияти иҷтимоию сиёсии дигар мавзехои Осиёи Марказӣ чун коргар дар яке аз корхонаҳои Куқанд аз соли 1895 то 1906 кор мекунад. Аммо барои дар ҳаракати коргарӣ иштирок карданаш аз кор ронда мешавад. Ӯ ба зодгоҳаш баргашта, то сарнагун шудани аморати Бухоро (с.1920) дар заминҳои боён ба деҳқонӣ машгул мешавад.

Нусратулло Махсум хусусан ҳангоми мардкориаш бо шахсиятҳои пешқадам ва инқилобӣ шинос шуда, савияи умуми-сиёсии худро баланд намуда, баҳри дигаргун гардидани ҳаёти ҷамъияти ва барпо кардани давлатдории ҳалқи тоҷик тамоми ҳастии худро мебахшад. Ӯ яке аз фаъолтарин шахсонест, ки дар барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимиюти Шӯравӣ дар Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст.

Солҳои 20-30-юм Нусратулло Махсум дар вазифаҳои муҳими давлатӣ: намояндаи КИМ-и Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ, аъзои Комиссия фавқуллодай диктатории КИМ-и РХШБ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ, Раиси Комичроияи вилояти Фарғоне кор карда буд. Ӯ аввалин Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон буда, солҳои 1929-1933 сарвари КИМ-и ҶШС Тоҷикистонро ба ӯхда дошт.

Ҳамин тавр, Нусратулло Махсум дар солҳои барои ҳалқи тоҷик хеле мураккаб дар вазифаҳои муҳими давлатӣ фаъолият карда, барои ташкилёбии Ҷумҳурии мухтор ва Иттифоқии Тоҷикистон саҳми калон гузоштааст.

Ӯ чун ғидони миллат дар давлатдории тоҷикон, тантана ваҳдати миллӣ, ба Ватан баргардонидани фирориёни тоҷик а Афғонистон, ташкили муҳочирати деҳқонони кӯҳистон барои аз ҳуд кардани заминҳои бекорхобидаи водиҳо, амалан озод намудани зани тоҷик ва ғайра саҳми арзанда гузоштааст.

Мутаассифона, душманон муваффакиятҳои ҳалқи тоҷикро дар роҳи эҳё ва ташкил додани Ҷумҳурии иттифоқӣ, соҳтмони ҷомеаи нав дида натавониста сарварони давлат, аз он ҷумла Нусратулло Махсумро ба ҷазои сиёсӣ гирифтор карданд. Ҳушбахтона, ҳақиқат ғалаба кард ва номи неки бегуноҳ ҷазодидигон баркарор гардид. Бо туфайли соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон Нусратулло Махсум низ ба унвони баланди мамлакат – «Қаҳрамони Тоҷикистон» мушарраф гардид.

ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов аз 27 июни соли 2006 Шириншоҳ Шоҳтемур фарзанди барӯманди ҳалқи тоҷик барои фаъолияти бунёдкоронаи давлатдорӣ ва хизматҳои бузург дар поягузории истиклоҳияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо унвони оши «Қаҳрамони Тоҷикистон» сарфароз гардид.

Шириншоҳ Шоҳтемур соли 1899 дар деҳаи Поршневи Вилояти Муҳтори Бадаҳшони Кӯҳӣ дар оилаи деҳқони камбағал таваллуд ёфтааст. Ӯ чун коргар солҳои 1914-1919 дар корхонаҳои Тошканд меҳнат карда, бо шаҳсони пешқадами фарҳангӣ ва ҷамъияти шинос шуда, савияи умумӣ ва сиёсии худро баланд меқунад. Фаъолияти давлатии ӯ соли 1920 дар ш. Хуҷанд ҳамчун корманди идораи тақсими озуқа оғоз ёфта, баъди як сол дар ҳайати Комиссияи ҳарбии сиёсӣ ба Бадаҳшон фиристода мешавад.



*Қаҳрамони Тоҷикистон,
Шириншоҳ Шоҳтемур*

Солҳои 1921-1923 Шириншоҳ Шоҳтемур дар вазифаи Раиси Комитети инқилобӣ ва Раиси Комиссияи ҳарбии сиёсӣ кор кардааст. Солҳои 1923-1924 ў дар идораҳои баландмақоми хизби коммунистии Туркистон кор карда, аз соли 1929 то соли 1932 вазифаи котиби дуюми КМ хизби коммунистии Тоҷикистонро иҷро намудааст.

Шириншоҳ Шоҳтемур баъди ҳатми Университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ солҳои 1933-1937 вазифаи Раиси КИМ-и ҶШС Тоҷикистонро иҷро мекунад.

Омӯхтани сарчашмаҳо шаҳодат медиҳанд, ки Шириншоҳ Шоҳтемур шахси принципнок, ростқавл, меҳнатдӯст, ватандӯст буда, баҳри ободии Тоҷикистони азиз хизмати босазо намуда, дар инкишофи ҳаёти ҳоҷагӣ, фарҳангӣ ва тарбиявии ҷумҳурий ҳиссагузор мебошад. Ў дар пурӯзват намудани ташкилотҳои сиёсию ҷамъиятӣ, тайёр кардани кадрҳои болаёқати миллӣ саҳми қалон гузоштааст.

Танҳо дар даврони Тоҷикистони соҳибистиқдол хизматҳои Шириншоҳ Шоҳтемур қадрдонӣ шуда, ў бо унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» ноил гардид.

САРЧАШМА ВА МАВОДИ ИЛОВА

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҔУМҲУРИИ ТОҔИКИСТОН Э.Ш. РАҲМОНОВ БА МАҔЛISИ ОЛИИ ҔУМҲУРИИ ТОҔИКИСТОН АЗ 16 АПРЕЛИ СОЛИ 2005

...Рушди ҳамаҷонибаи чомеа ва умуман ояндаи қишвар аз вазъи соҳаи маориф вобаста аст. Аз ин рӯ, Ҳукумати Тоҷикистон ғиму маорифро ҳамчун захираҳои стратегии пешрафти қишвар арзёбӣ мекунад ва барои маърифатнокии аҳолии мамлакат ва тадриҷан бехтар намудани аҳволи иҷтимоии кормандони соҳаи ғиму маориф мунтазам тадбирҳои зарурӣ меандешад ...

Садои мардум. – 2005. – 19 апрел.

ҚОНУНИ ҔУМҲУРИИ ТОҔИКИСТОН

«Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон» (13 марта соли 1992)

Қонун тартиби ба амал баровардани сиёсати давлатии ҷавононро дар Ҕумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, муносабатҳои давлат, ташкилотҳои ҷавонон ва шаҳрвандони ҷавонро танзим мекунад, барои инкишофи қонунҳо ва амалиёти

Маҷлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқ, ки бояд механизми татбики сиёсати давлатии ҷавононро таъмин намояд, асоси ҳукуқӣ мебошад ...

ТАБРИКОТИ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

Ҙавонони гиромӣ!

Шумо – насли ояндасозу бунёдкорро ба муносибати Рӯзи ҷашнатон, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳамчун рамзи ягонагиу муттаҳидӣ, меҳру муҳабbat ва садоқату дӯстӣ эътибор пайдо намудааст, табрик мегӯям ...

Сиёсати давлатии ҷавонон яке аз руқнҳои аввалиндараваи сиёсати Ҳукумат ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва масъулият барои тақдири ояндаи миллат, амнияти оромии давлат, эҳёи дурахшонтарин арзишҳои тамаддуни ва фарҳанги бузурги ниёгони мо, бунёди давлати мутараққӣ, ҳукуқбунёд ва демократӣ ба дӯши ҷавонон voguzor ast ...

*Э.Ш. Раҳмонов, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Ҙавонони Тоҷикистон. – 2005. – 20 май.*

САВОЛҲО ВА СУПОРИШ:

Чаро мақоми фарҳанг дар Тоҷикистони соҳибистиклол меафзояд?

Мақсади ислоҳоти соҳаи маориф аз чӣ иборат аст?

Камбуҷҳои кори тарбиявии насли наврас аз чӣ иборатанд?

Ходимони намоёни адабиётӣ давраи соҳибистиклолии Тоҷикистонро номбар кунед.

Муваффақиятҳо, дуҷовориҳои соҳаи санъати қасбӣ ва худфаъолиятро баён намоед.

Сабабҳои афзун гардиданӣ мақоми зан дар Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистонро номбар кунед.

Мавзӯъҳо барои навиштани реферат:

– Мақоми фарҳанг дар мустаҳкам шудани соҳибистиклолии Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон,

– Ислоҳот дар соҳаи мактаби ҳамагонӣ.

– Илм дар Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон,

– Мақоми адабиёт дар тарбияи шаҳрвандон.

– Баланд бардоштани мақоми зан дар Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон.

БОБИ 10.

САҲМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ИНКИШОФИ ЧАҲОНӢ ИМРӮЗА

1. АФЗУДАНИ МАҚОМ ВА САҲМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ЧАҲОНӢ ИМРӮЗА

Баъд аз соҳибистиклол гардидаи Тоҷикистон дар сиёсати байналхалқии ӯ давраи нав сар шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистонро бисёр давлатҳои ҷаҳон шинохтанд ва бо ӯ муносибатҳои дипломатии худро баркарор карданд.

Дар асри XXI торафт мақоми тафаккури нави сиёсӣ афзуда, Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон дар татбиқи он фаъолона иштирок менамояд.

Маълум аст, ки танҳо дар асри XX инсоният ду ҷанги ҷаҳонӣ ва якчанд ҷангҳои маҳаллиро (локалиро) аз сар гузаронидааст. Ин ҷангҳо ба инсоният зарари қалони моддӣ ва маънавӣ расондаанд. Танҳо дар рафти ҷанги дуюми ҷаҳон 60 миллион шаҳрвандон талаф ёфтанд. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фронтҳои Ҷанги Бузурги Ватани 280 ҳазор сарбозон рафта, қарib 100 ҳазор фарзандони ҷумҳурий ҳалок гардидаанд. Ҷангҳо ба тамаддуни ҷаҳонӣ зарари қалон расонда, ҳусусан ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мардумро ба муддати ҷандин солҳо ба ақиб партофтаанд. Аз ин лиҳоз мардуми пешқадами дунё қӯшиш мекунад, ки инсоният дар асри XXI ба ҷангҳои ҷаҳонӣ дучор нагардад.

Ҳамин тавр, дар асри навин мақоми тафаккури нави сиёсӣ боло гирифта, проблемаҳои зерин: манъи истеҳсол ва истифодаи силоҳи ҳаставӣ; ҳалли масъалаҳои экологӣ; таъмини бехатарӣ, ҳифзи саломатии инсоният дар рӯи замин; мубориза бар зидди тероризм, экстремизм ва нашъамандӣ; начоти инсоният аз нарасидани маводи гизоӣ, ҳусусан ба нон ва оби тоза; барҳам доддани маҳви бесаводӣ ҳаллу фасли худро ёфта истодаанд.

Тоҷикистони соҳибистиклол тасмим гирифтааст, ки дар қарни XXI дар татбиқи концепсияи тафаккури нави сиёсӣ мунтазам мубориза барад.

Саҳми Тоҷикистон дар таъмини сулҳи ҷаҳонӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бисёр давлатҳои ҷаҳон муносибати сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро мустаҳкам карда истодааст. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20

апрели 2006 чунин омадааст: «Мо дар таҳия ва татбиқи стратегияи комплексӣ ва санҷидаи сиёсати хориҷӣ дар даврони истиқлол, баҳусус солҳои охир ин тамоюлоту равандҳо ва ҷиҳатҳои дигари муҳими ҷаҳони дар холи тағтиру таҳаввули бо-суръатро мадди назар доштем ва пайваста қӯшиш кардем, ки манғнатҳои стратегӣ ва ҷории Ватан ва мардуми ҳудро дар ҷаҳорчӯби сиёсати «дарҳои кушода» дар сатҳи шоиста таъмин намоем.»

Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлол гаштанаш мунтазам барои нигоҳ доштани сулҳ дар рӯи замин фаъолона мубориза мебарад. Кишвари соҳибистиқлоли мо ҳучҷатҳои аз тарафи созмонҳои байналхалқӣ ва давлатҳои ҷаҳон оид ба таъмини сулҳу бехатарии мамлакатҳо қабулшударо эътироф ва дастгирий мекунад. Чунончӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди Хелсинки ҳамроҳ шуда, акти хотимавии Ҷаласаи амният ва ҳамкориро имзо намудааст. Ҳамин тавр, Тоҷикистон имрӯз имконияти ҳамкории фаъолона ва баробархуқуқи байналмилаӣ дорад.

Соли 1992 Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид (СММ) ва дигар созмонҳои байналхалқӣ гардида, дар роҳи ҳалли дурусти проблемаҳои актуалии ҷаҳон саҳм гузошта истодааст. Дар ин ҳусус ташабbusҳои наҷиби ҷумҳурияmon шаҳодат медиҳанд, ки аз тарафи созмонҳои байналхалқӣ маъқул гардидаанд. Масалан, Созмони Милали Муттаҳид ташабbusи Тоҷикистонро оиди эълон намудани «Соли – оби тоза» ва Даҳсолаи байналалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» (солҳои 2005-2015) маъқул донист.

Президенти Ҷумҳур Э.Ш. Раҳмонов аз минбари баланди ҷаласаи СММ борҳо баромад карда, таклифҳои муфидро оиди ҳалли проблемаҳои глобали пешниҳод намуд. 14 сентябри соли 2005 дар саммити СММ, ки дар ш. Нью-Йорк барпо гардид, Э.Ш. Раҳмонов баромад карда, таклифи муфидро оиди дар соли 2010 дар ш. Душанбе гузаронидани Форуми байналхалқӣ барои ҳалли масъалаи оби тоза пешниҳод намуд ва дар ҳусуси мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, нашъафурӯшӣ, одамfurӯшӣ ва гуломдории муосир сухаронӣ кард.

Президенти мамлакат Э.Ш. Раҳмонов аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори 63 давлати ҷаҳон яке аз аввалинҳо шуда ба Конвенсияи байналхалқии мубориза бар зидди терроризм имзо гузошт.

Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон имрӯз аъзои бештар аз 20 ташкилоти байналхалқӣ мебошад. Аз ҷумла, Тоҷикистон

бо Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Европа (САХЕ), Ташкилоти Конфронси Исломӣ (ТКИ), Фонди байналмилалии асъор (ФБА) ва дигар ташкилотҳо алоқаи зич дорад. Бештар аз 50 ташкилоти байналмилалӣ бо Тоҷикистон робита баркарор кардаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун субъекти байналхалқӣ, сиёсати сулҳ-парваронаро дастгирӣ намуда, бар зидди озмоиши яроқи ҳас-тавӣ баромад мекунад. Дар миқёси байналхалқӣ Тоҷикистон саҳми худро дар тоза нигоҳ доштани табиат гузошта, паҳн гардидани маводҳои нашъамандиро маҳкум мекунад. Барномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман тафаккури нав оид ба сиёсати байналхалқӣ, маҳсусан дар нутқҳои Президенти мамлакат Э.Ш. Раҳмонов аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид ифода ёфтаанд.

Тоҷикистони соҳибистиқлол чун аъзои комилҳукуки Созмони Милали Муттаҳид ҷангҳои маҳаллиро маҳкум карда, баҳри пойдории сулҳ дар тамоми ҷаҳон баромад мекунад. Бо қарори ЮНЕСКО сентябри соли 2004 ҷоизаи «Шаҳри сулҳ» ба пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе суоприда шуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалий: истеҳсол накарданни яроқи ядроӣ; ҳомӯш карданни оташи ҷангҳои маҳаллий, минтақавӣ ва гайра саҳм гузошта истодааст. Ҳангоми сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 27-28 апрели соли 2005 дар мулоқот бо устодону донишҷӯёни Донишгоҳи Кобул ва олимону намояндагони фарҳанг оид ба ҷаҳонишавӣ чунин қайд кардааст: «Ҷаҳонишавӣ аз як тараф омили густариши равобити васеи ҳалқҳо ва кишварҳо аз тариқи шабакаи фарогир ва амалан глобалии василаҳои иқтисодӣ, техникий, технологӣ, иттилоотӣ, дастёбӣ ба пешрафти навини башарӣ, сарфаҷӯии захираҳои ҳаётӣ, танзими бехатарӣ, фаъолияти сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ва падидаҳои дигари мусбат мегардад. Ҳамзамон бо ҷаҳонишавӣ раванди ҳудшиносии пайгирии миллату ҳалқҳо, фарҳангҳо, тамаддунҳо ва минтақаҳои бузурги таърихии ҷаҳон ҷараён дорад, ки дар оянда мӯчиби таҳаввулоти амиқ ҳоҳад гардид.»

Ҷумҳурии мо чун аъзои Форуми Шанҳай баҳри таъмини сулҳ дар Осиё низ саҳми босазо мегузорад.

Имрӯз мо ба камоли мамнуният қайд карда метавонем, ки Э.Ш. Раҳмонов ҳамчун сиёсатмадори варзида тавонист Тоҷикистони азизро дар миқёси байналхалқӣ муаррифӣ намуда, обруй онро боз ҳам баланд бардорад. Ҳушбахтона, ҳоло роҳи

тачрибаи таърихии сулҳи тоҷикон дар миқёси байналхалқӣ, эътироф шудааст.

2. РОБИТАҲОИ ИҚТИСОДӢ, ИҼТИМОӢ ВА ФАРҲАНГӢИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ ХОРИҼӢ

Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ташкилёбиаш дар асоси принсипҳои баробархукуқӣ, бо назардошти манфиатҳои миллӣ баҳри рушди ҳаёти иқтисодӣ, фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷи дуру наздик ҳамкорӣ менамояд. Ин робитаҳо оиди масъалаҳои ёрии гуманитарӣ, тиббӣ, барқарор ва ба кор даровардани объектҳои ҳаётан муҳим, яъне корхонаҳое, ки маводи ниёзи мардумро истеҳсол мекунанд; хонаҳои истиқоматӣ, ҳатҳои оби ошомидани; таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мутобиқи принсипҳои ҳуқуқи байналмилалий ва гайра сурат гирифтаанд. Аз моҳи январи соли 2003 сар карда Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати дарҳои күшодро пеш гирифт ва дар натиҷа кишварҳои хориҷ дилпурона инвиститсияҳои худро дар соҳтмонҳои қалони саноатӣ, ГЭС-ҳо, роҳҳо, кӯпрукҳо ва гайра гузашта истодаанд.

Сиёсати дарҳои күшод ба Тоҷикистон имконият медиҳад, ки давлатҳои хориҷӣ аз як тараф бо мо ҳамкории муғиди иқтисодӣ баранд ва дар айни ҳол, мо ба Созмони умумиҷаҳонии савдо доҳил шуда, ба раванди интегратсионии ҷаҳонӣ пайваст гардем.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ҳанӯз 16 марта соли 2003 дар ш. Киото пешниҳод карда буд, ки «...дуруст мебуд, агар аз соли 2005 сар карда, Даҳсолаи байналмиллалии амалиёти «Об – барои ҳаёт» (солҳои 2005 – 2015) эълон карда шавад». Ба хушбахтона, ин ташабbus аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид маҳқул дониста шуд. Бо мақсади татбиқи ин иқдоми нек 30-31 май соли 2005 дар толори «Коҳи Ваҳдат» -и ш. Душанбе конференсияи байналмилалий оид ба ҳамкории минтиқаӣ дар ҳавзаҳои дарёҳои сарҳадгузар баргузор гардид. Конференсия барнома – тавсияҳои мушаҳҳас оиди татбиқи Даҳсолаи байналмиллалии амалиёти «Об – барои ҳаёт»-ро қабул намуд.

Холо зиёда аз 100 мамлакати хориҷӣ, аз ҷумла Русия, Эрон, Ҳитой, Корея, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Нидерландия, Швейцария, Туркия, Австрия, Литва, Британияи Кабир, ИМА, Олмон,

Нигерия, Япония ва дигар давлатҳо бо Тоҷикистон ҳамкорӣ доранд. Масалан, мутобиқи шартномаи байни Русия ва Тоҷикистон аз 16 октябри соли 2004 Федератсияи Русия инвеститсияҳои қалон барои соҳтмони ГЭС-и Сангтӯда, заводи нави алюминий ва гайра ҷудо намуд, ки кори он амалан оғоз ёфт. Русия дар тӯли панҷ соли наздик барои пешрафти иқтисодиёти Тоҷикистон 2 миллиард доллари амрикӣ маблағ ҷудо кардааст.

Солҳои охир робита ва ҳамкорӣ дар байни ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ беҳтар гардида дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ тағйиротҳои мусбӣ дид мешавад. Барои ташкил намудани фазои ягонаги иқтисодии минтақа Созмони ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ, ки ба он ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Русия доҳил шудаанд, фаъолияти хуб нишон дода истодааст. 18 октябри соли 2004 дар ш. Душанбе мулоқоти сарони давлатҳои Созмон барпо гардид, ки дар он масъалаҳои зерин муҳокима шуданд: мустаҳкам намудани робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, башардӯстона, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир. Аз рӯи масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои мушаххас қабул шуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов Раиси Шӯрои сарони мамолики узви Созмони ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ интиҳоб гардид.

Бо туфайли пеш гирифта шудани сиёсати дурусти ҳориҷӣ Тоҷикистон имконият пайдо кард, ки бо мамлакатҳои мусулмонӣ муносибати хуб намуда, инвеститсияҳои онҳоро дар пешравии иқтисодиёти худ гузорад. Ба ин мисол шуда метавонад муносибати хуби иқтисодии байни Тоҷикистону Эрон. Ҷумҳурии Исломии Эрон аллакай барои соҳтмони туннели «Уштур» ва ГЭС-и Сангтӯда 250 миллион доллари ШМА ҷудо кардааст.

Мувофиқи барномаи сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон робита ва ҳамкорӣ бо мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон низ дар назар дошта шудааст. Вале, мутаассифона, дар айни ҳол бештари давлатҳои Европаи Фарӯй меҳоҳанд ба Тоҷикистон моли тайёрро оварда, аз ҷумҳурӣ ашёи хомро баранд. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Маҷлиси Олий аз 16 апрели соли 2005 чунин омадааст: «Ганҳо дар соли 2004 содироти ашёи хом аз Тоҷикистон ба Нидерландия 380 миллион доллар ва Швейцария 64 миллион долларро ташкил намуд. Аммо ҳамкорӣ ва кӯмаки давлатҳои зикршуда аз доираи ҳаридории ашёи хом берун намебарояд.»

Чумхурии Тоҷикистон тавассути күшода шудани нақлиёти трансконтиненталӣ, хусусан истифодаи шоҳроҳи Абрешим аз як тараф ба давлатҳои Осиёи ҷанубӣ ва аз тарафи дигар ба қишварҳои Европаи гарбӣ пайваст шуда, савдо ва ҳёти иқтисодиро беҳтар ҳоҳад кард.

Тоҷикистони соҳибиستиклол дар арсаи байналхалқӣ низ мустақилона робитаҳои фарҳангӣ мебарад. Маълум аст, ки робитаҳои фарҳангӣ яке аз шаклҳои муғиди ба ҳам наздиқшавии байни миллатҳо, ҳалқҳои ҷаҳон мебошанд.

Дар ибтидои асри XXI ин робитаҳо бо мамлакатҳои дуру наздики ҷаҳон дар самтҳои зерин: тайёр кардани мутахассисони баландиҳтисос аз байни ҷавонон; гузаронидани рӯз ва ҳафтаҳои фарҳангу санъат; иштирок дар спартакиадаҳо, олимпиада ва ҳар гуна мусобиқаҳои варзишӣ байни давлатҳо; ширкат дар конференсияҳо, симпозиумҳои байналхалқӣ ва гайра гузаронида шуданд. Масалан, ба варзишгарони Чумхурии Тоҷикистон танҳо дар давраи соҳибистиклолӣ муюссар шуд, ки мустақилона дар ҳаракати варзишӣ, олимпиадаи давлатҳои мусулмон иштирок намоянд. Моҳи апрели соли 2005 дастаҳои варзишии Тоҷикистон дар олимпиадаи мамлакатҳои мусулмоне, ки дар Арабистони Саудӣ барпо гардида буд, иштирок намуда ба унвон ва тӯхфаҳо ноил гардианд.

Яке аз падидаҳои мусбии даврони соҳибистиклолият он аст, ки аз мамлакатҳои дуру наздик ба Чумхурии Тоҷикистон зуд-зуд дастаҳои ҳунарӣ ташриф оварда, табъи шаҳрвандонамонро шод мегардонанд. Танҳо солҳои 2004-2005 дар Тоҷикистон баромади дастаи ҳунарии Юлдуз Усмонова (Ӯзбекистон), гурӯҳи Жасмин, Е. Петросян (Россия), артистони Чумхурии Кирғизистон ва гайра бомуваффақият гузаронида шуд.

Солҳои соҳибистиклолӣ ҳунарпешагони қасбӣ ва фолклорию этнографии Тоҷикистон низ санъати волои ҳудро дар қишварҳои ҷаҳон намоиш додаанд. Ансамбли «Лола» ҳунари хешро дар сатҳи баланд ба тамошоби-



*Ансамбли «Зебо».
Рӯзи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО,
Париз, октябр 2005с.*

нони ш.Истамбули Чумхурии Туркия намоиш дода, бо дастовардҳои назаррас ба Ватан баргашт.

Дар фестивали 19-уми байналмилалии «Баҳори апрел» (с.2002), ки дар ш. Пхенянни Чумхурии Ҳалқии Корея баргузор гардида буд, санъаткорони тоҷик иштирок намуда, дар байни ҳунарпешагони 46 давлати ҷаҳон ҷойҳои намоёнро ишғол карда, соҳиби ҷоми тиллой ва нуқрагин гаштанд. Театри русии В. Маяковский дар фестивали театрҳои драмавии русии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва соҳили баҳри Балтика иштирок намуда, бомуваффақият баромад кард.

Соли 2005-ум санъаткорони чумхурӣ дар Россия, Япония ва хусусан дар Париж ба муносабати Рӯзи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО ҳунарнамоӣ карда, ҳамаро мафтун гардониданд. Чумхурии соҳибистиколи Тоҷикистон тасмим гирифтааст мунтазам дар ҷорабинҳои фарҳангии байналхалқӣ иштирок намуда, саҳми арзандай ҳудро дар минбаъд мустаҳкам шудани дӯстии байни ҳалқҳо ва пойдории сулҳ дар рӯи замин ғузорад.

Моҳи октябриси соли 2005 Дабири Кулли ЮНЕСКО Коҷиро Матсуура барои саҳми босазо гузоштан дар инкишофи муносабати фарҳангӣ, ҳифзу гиромидошти ёдгориҳои таъриҳӣ ва мавқеи дурбинонаи фарҳангпарварӣ Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифович Раҳмоновро бо медали тиллой сарфароз гардонид.

Дар пешрафти фарҳангӣ Чумхурии Тоҷикистон кишварҳои ҳориҷӣ низ саҳм гузошта истодаанд. Чунончӣ, Чумхурии исломии Эрон барои мактабҳои ҷумхурӣ китобҳои дарсӣ ва эҷодиёти ҷандин шоир ва нависандагонро ҷоп кардааст. Ҳатто ИМА китобҳои илмии олимони тоҷикро нашр намуда, дар назди музеи Метрополи Нью-Йорк намоиши «Тоҷикистони қадима»-ро ташкил додааст.



*Дабири Кулли ЮНЕСКО Коҷиро
Матсуура ба Президент Э.Ш.
Раҳмонов медали тиллой супурда
истодааст. Париж, октябриси 2005с.*

3. ЭХЁ ВА ИНКИШОФИ РОБИТАҲОИ ТОЧИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ БО ТОЧИКОНИ БЕРУНМАРЗӢ

Бо туфайли ташкилёбии Чумхурии соҳибистиклоли Тоҷикистон барои барқарор ва инкишоф додани равобит бо тоҷиконе, ки берун аз марзи чумхурӣ зиндагӣ мекунанд, шароити хуб муҳайё гардид. Бо туфайли равобити байни ҳаммиллату ҳамзабонон дӯстӣ боз ҳам мустаҳкам гардида, ҳаёти фарҳангӣ ва иқтисодӣ густариши ҳоҳад ёфт.

Маълум аст, ки тоҷикон натанҳо дар сарзамини имрӯзai Чумхурии Тоҷикистон, балки инчунин аз замонҳои қадим дар Афғонистон, Эрон, Покистон, Хитой, дар собиқ чумхурияҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, хусусан дар Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва гайра истиқомат мекунанд.

Дар қарни XX низ аз ҳудуди Тоҷикистон ба кишварҳои ҳориҷии дур ва наздик як қисми тоҷикон кӯч бастаанд. Бори аввал баъди инқилоби Октябр ва барро гардиданӣ Ҳокимиюти Шӯравӣ дар сарзамини Осиёи Марказӣ баъзе сармоядорон, ҳодимони динӣ, онҳое, ки дар оппозитсия меистоданд ва аз соҳтори нав норозӣ буданд, ба ҳудуди Афғонистон, Эрон, Хитой, Покистон, Ҳиндустон, Туркия, ҳатто ба Арабистони Саудӣ рафтанд.

Мутаассифона, дар натиҷаи тақсимоти миллӣ-ҳудудии Осиёи Миёна баъзе нохия ва деҳотҳои тоҷикнишин дар ҳудуди дигар чумхурияҳои Иттифоқӣ, ки ҳоло соҳибистиклол гардидаанд, монданд.

Муҳочирияти хеле қалони аҳолии Тоҷикистон дар арафа ва рафти ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-ум сурат гирифт. Шаҳрвандони чумхурӣ ба чумхурияҳои Ӯзбекистон, Туркманистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Россия ва ҳатто бо ҷунин мамлакатҳои дур ИМА, Исломӣ ва гайра кӯч бастанд.

Албатта, дар роҳи баргардонидани шаҳрвандонамон ба Ватан зери сарварии Президенти Чумхур Э.Ш. Раҳмонов корҳои начиб карда шуд ва кулли мардуми гуреза, инчунин як қисми муҳочирион ба Тоҷикистон баргаштанд. Вале сарҷашмаҳои таъриҳӣ шаҳодат медиҳанд, ки тоҷикон, тоҷикзабонон ва собиқ шаҳрвандони чумхуриямон бисёр меҳоҳанд бо Тоҷикистон робитаи доимӣ дошта бошанд. Ҳусусан, баъд аз он, ки дар Тоҷикистон сулҳи бебозгашт, вахдат ва ягонагӣ ба амал омад, барои эҳё ва ривоҷи робитаҳои судманд бо тоҷикистониён шароитҳои хуб фароҳам омад.

Ҳамин тавр, агар то имзо гардидаи сулҳи байни тоҷикон (27 июни соли 1997) робитаҳо дар сатҳи гузаронидани ҷорабиниҳои фарҳангӣ сурат гирифта бошанд, пас баъди имзои хӯҷат оид ба сулҳ аҳдномаҳои дутарафа дар байни давлатҳо аз рӯи масъалаҳои иқтисодӣ, техникий ва ёрии гуманитарию тиббӣ сурат гирифта истодаанд.

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои сершумори ҷамъияти созмон ёфтаанд, қи онҳо робитаҳои доимӣ бо тоҷикистониҳои берунмарзӣ доранд. Дар ин бора, фаъолияти созмонҳои зерин: «Ҷунбиши миллии Тоҷикистон» (9 ноябри соли 1996), «Ҷамъияти русҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1 октябри соли 1991), «Ҷамъияти ӯзбекҳои Тоҷикистон» (30 марта соли 1991), «Маркази ҷамъияти – фарҳангии тотору бошқирдҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дӯстлик» (16 майи соли 1992),», «Ҷамъияти мадани – маърифатии ғурҷиҳо «Сатвистимо Иберия» (26 майи соли 1997), «Ассотсиатсияи кореягиҳои шӯравии Тоҷикистон» (20 январи соли 1990), «Ҷамъияти туркманҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (24 майи соли 1994), «Ҷамъияти арманҳои Тоҷикистон бо номи «Месроп Маштотс» (9 декабря соли 1989), «Ассотсијасияи уйғурҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (16 майи соли 1992), «Ҷамъияти кирғизҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (26 июни соли 1997) ва гайра шаҳодат медиҳанд. Ин созмонҳо натанҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки инчунин бо собиқ шаҳрвандонамон, қи ҳоло дар қишварҳои ҳориҷӣ иқомат мекунанд, мукотиба доранд ва дигар ҷорабиниҳои фарҳангӣ мегузаронанд.

Яке аз созмонҳое, қи бо тоҷикони берунмарзӣ кори доимии пурсамар мебарад, ин Ҷамъияти дӯстӣ ва алоқаҳои маданияи Тоҷикистон бо мамлакатҳои ҳориҷӣ мебошад. Ҷамъият дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 ноября соли 1991 сабти ном гардида, ба он М.Ю. Калонова раисӣ мекунад. Дар ҷумҳуриямон инчунин Ҷамъиятҳои дӯстии Тоҷикистон бо Покистон, Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон ва гайра амал мекунанд, қи онҳо дар дохили мамлакат аз рӯи масъалаҳои муҳим конференсияҳои илмӣ, шабнишинӣ, намоишҳои асарҳои рассомон, воҳӯрӣ ва баромади дастаҳои ҳунарии қишварҳои ҳориҷиро ташкил менамоянд. Инчунин фаъолони ин ҷамъиятҳо дар ҷорабиниҳои фарҳангии мамлакатҳои ҳориҷӣ иштирок мекунанд.

Бо мақсади барқарор намудани алоқаи доимӣ ва самаранок бурдани робитаҳои гуногун, ҳусусан бо тоҷикони дар қишварҳои ҳориҷӣ зиндагӣ мекардагӣ, зери сарварии Президенти Ҷум-

хурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов Ҷамъияти фарҳангии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон «Пайванд»-чун ташкилоти гайридавлатии байналмилалӣ созмон дода шудааст. Дар Вазорати адлия ин ҷамъият 26 декабри соли 1991 сабти ном гирифтааст. Дар Тоҷикистон ва мамлакатҳои Осиё, Африқо, Аврупо, Америко ин ташкилот ҳамчун Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони «Пайванд» маълум ва машҳур гардидааст.

Дар Оинномаи «Пайванд» қайд шудааст, ки «...дар бунёди арзишҳо ва суннатҳои муштараки таъриҳӣ ва фарҳангии тоҷикон ва форсизабонон ба манзури густариш ва таҳқими муносибатҳои дӯстона таъсис ёфтааст.

Анҷумани «Пайванд» бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоид ва шароити муносиби ҳамкорӣ дар роҳи тавсия ва рушди муносибати фарҳангӣ, илмӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ робитаҳои ҳамаҷониба ва ҳамватанон ва ҳамзабонони берунмарзӣ таъмин ва таҳқим менамояд.»

Бо кӯмаку дастгирии ҳамватанон ва тоҷикону ҳамзабонони берунмарзӣ Анҷумани «Пайванд» чорабиниҳои пурмазмуни фарҳангӣ мегузаронад. Аз ҷумла, бо забони тоҷикӣ-форсӣ китобҳои илмӣ-оммавӣ, бадеӣ, рӯзнома ва маҷалла чоп намуда, дар байни шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва кишварҳои хориҷӣ паҳн карда, риштаҳои дӯстӣ ва хешу табориро боз ҳам мустаҳкам менамояд.

Фаъолияти самароноки «Пайванд» боз дар он баён меёбад, ки тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон мунтазам дар ҷашиғириҳои Ҷумҳурии соҳибистикӯли Тоҷикистон иштирок карда, анҷуманҳои худро бомуваффақият дар Душанбе мегузаронанд.

Бояд қайд кард, ки дар кишварҳои хориҷӣ низ ҷамъиятҳои тоҷикони бурунмарзӣ созмон дода шудааст, ки онҳо дар омӯхтан ва интишор намудани фарҳангӣ қадима ва муосири тоҷикон, форсизабонон хизмати босазо карда истодаанд. Чунонҷӣ дар ш. Париж Анҷумани байналмилалии Рӯдакӣ таъсис дода шудааст, ки вай дар интишори фарҳанг, масъалаҳои муҳими таъриҳ, назарияи тамаддуни мардумони форсизабонон ва умуман дӯстии мардуми ориёй саҳм мегузорад.

САРЧАШМА ВА МАВОДИ ИЛОВА СУХАНРОНИЙ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар мулоқоти сарони давлатҳои Осиё ва Африқо ба ифтиҳори 50-умин солгарди конференсияи Бандунг.

... Мо ҳама гуна зухуроти терроризмро сарфи назар аз ҳадафҳои танзимдиҳандагони он қотеъона маҳкум менамоем ва бо он мубориза мебарем. Дар ин мубориза, ки пирузӣ дар он танҳо бо кӯшишҳои муштарак ба даст ҳоҳад омад, муносибати интихобӣ ва стандартҳои дугона набояд ҷой дошта бошад. Вале бояд ҳамеша дар мадди назар дошт, ки танҳо бо роҳи истифода аз қувва наметавон терроризмро аз байн бурд. Зиёда аз ин набояд решай онро дар ин ё он мазҳаб ё фарҳанг ҷуст. Кӯшиши баъзе доираҳои дар бобати бо дини мубини ислом пайванд додани терроризм ва ифротгарӣ боиси таассуф аст.

Чунин тафсир моҳияти ҳакиқии исломро таҳриф намуда, дар назари оламиён онро чун сарчашмаи шарр ва зӯроварӣ вонамуд менамояд, ки ин худ барои барҳестани эҳсоси бадбинӣ нисбати олами ислом ва ҳоҳу ноҳоҳ барои ҷоннок шудани нерӯҳои неофашистӣ ва шовинистӣ мусоидат менамояд...

Садои мардум. – 2005. – 27 апрел.

САВОЛҲО ВА СУПОРИШ:

Дар қадом қииварҳои хориҷ тоҷикон аз давраҳои қадим истиқомат доранд?

Дар натиҷаи ҷанги ғражданий солҳои 90-ум шаҳрвандони Тоҷикистон ба қадом мамлакатҳои хориҷӣ кӯҷ бастанд?

Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон барои барқарор намудани алоқа бо тоҷикону тоҷикистоиёни фироркарда аз қадом шаклу усулҳои робита бештар истифода мебаранд?

Дар қадом давлатҳои хориҷӣ созмон, ҷамъиятҳои тоҷикону форсизабонон амат меқунанд?

Мавзӯъҳо барои навиштани реферат:

– Тафаккури нави сиёсӣ ва саҳми Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои байналхалқӣ.

– Саҳми Тоҷикистони соҳибистикол дар барқарор намудани робитаҳо бо тоҷикони берунмарзӣ ва форсизабонон.

– Мақоми Ҷамъиятҳои дӯстии Тоҷикистон дар инкишофи робитаҳои фарҳангӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ.

– Фаъолияти ҷамъияти фарҳангии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон.

ХУЛОСА

Сарфи назар аз душворӣ, қачравӣ ва камбудиҳои асри XX барои халқи тоҷик асри бурдбориҳо буд. Маводи дар китоб овардашуда ба хонанда имконият медиҳад, ки роҳи тайкардаи халқи ҳешро дар тӯли солҳои 40-уми асри XX ва ибтидои асри XXI ҳолисона таҳлил ва ҷамъбаст намояд. Аз солҳои 90-ум сар карда, Тоҷикистон роҳи хосаеро пеш гирифтааст, ки мувоғики Конституция дар мамлакат бояд давлати соҳибиҳтиёر, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона барпо ва мустаҳкам гардад.

Ба вучуд омадани давлати соҳибиҳтиқоли Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ ҷоизаи таърихӣ мебошад. Вале истиқлолият дар шароите ба амал омад, ки ҷанги бародаркуш ҷумҳуриро ҳароб карда, бӯхрони сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоиро амиқ гардонд ва маънавиётро коста кард.

Боварӣ ҳаст, ки бо мустаҳкам гардидани сулҳ ва вахдати миллӣ Тоҷикистони соҳибиҳтиқлол ба таҷрибаи таърихии ҳештакя намуда, дар қарни XXI музafferиятҳои бузург ба даст меорад. Пешравии Ҷумҳурии соҳибиҳтиқоли Тоҷикистон бештар ба кӯшишу иродай ҷавонони мамлакат, ки аксарияти аҳолиро ташкил медиҳанд, вобаста аст.

Ҳоло барои омӯхтани қасбу ҳунар, ва ҳатто дар донишкадаҳои пешқадами дунё таҳсил намудани ҷавонон, шароит муҳайё шуда истодааст. Бо боварии комил гуфтани мумкин аст, ки насли наврас бо одобу ҳунар ва меҳнатдӯстиаш дар асри XXI шӯҳрати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд ҳоҳад кард.

Ҳамин тавр, сарфи назар аз мушкиниҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ зери сарварии Президент Эмомалий Шарифович Раҳмонов корҳои бузург оғоз ва ба анҷом расонида шуда истодаанд. Аз ҷумла, ба мардум тақсим намудани 75 ҳазор гектар замин аҳолиро аз ҳатари гуруснагӣ раҳӣ бахшид. Ҷолиби қайд аст, ки аз соли 1997 сар карда болоравии иқтисодиёт дида мешавад. Агар дар соли 1997 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 1,7 фоизро ташкил карда бошад, пас дар муддати солҳои 2000-2004-ум аз 8,3 то 10,6 фоиз расонда шуд.

Бо туфайли созишиномаҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Исломии Эрон соҳтмонҳои азими Ҷумҳурий, ба монанди нерӯгоҳҳои барқи обии Рогун, Санѓтӯда 1-2 ба итмом расида ва соли 2009 истиқлолияти энергетикии пурраи мамлакат ба амал ҳоҳад омад.

Бо кӯмак ва сармояи ватанию хориҷӣ боз соҳтмони бисёр корхонаҳо ва роҳҳои автомобилгарду оҳан ба охир ҳоҳад расид. Дар соҳаи фарҳанг, маориф низ муваффақиятҳои назаррас дида мешавад.

Соли 2006-ум Чумхурии соҳибистиклоли Тоҷикистон 15-солагии худро ҷашн гирифт. Ҳарчанд ба назари кас ин давраи мураккаб ва начандон қалон намояд ҳам, вале дар ҳаритай ҷаҳон бори аввал пайдо шудани давлати соҳибистиклоли тоҷикон ҷоъеан бузурги таърихӣ мебошад.

Ҳалки тоҷик таҳти сарварни Президент Э.Ш. Раҳмонов та-воист ба ҷаҳониён исбот намояд, ки вай миллати кӯҳан ва до-рои фарҳанги бои қадима мебошад. Дар мамлакат натанҳо ота-ши ҷанг ҳомӯш ва бӯҳрони қалони умумӣ паси сар шуд, инчу-нин Тоҷикистони азиз рӯ ба эҳё ва таракқиёт ниҳода, эътирофи кулли қишварҳои ҷаҳон гардид. Чумхурии соҳибистиклоли Тоҷикистонро 140 мамлакатҳои ҷаҳон ба расмият шинохта, зиё-да аз 100 давлатҳои хориҷӣ бо қишвари мо муносибатҳои дипломатӣ доранд.

Имрӯз вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ гузом-тани саҳм дар роҳи сулҳ ва таъмини ваҳдати миллӣ мебошад, Ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ метавонад сатҳи зиндагии мардумро баланд бардошта, равнақи Тоҷикистони соҳибистиклолро таъмин намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон чун узви Созмони Милали Муттаҳид барои нигоҳ доштани сулҳ дар миқёси ҷаҳон саҳми босазо ҳоҳад гузошт.

**САНАҲОИ АСОСИИ ТАЪРИХИ ҲАЛҚИ ТОЧИК ДАР
НИМАИ ДУЮМИ СОЛҲОИ 40-УМИ АСРИ XX ВА
ИБТИДОИ АСРИ XXI**

- Соли 1946,
8 август** –Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон нақшай панҷсолаи ҷорумро қабул намуд.
- Солҳои
1946-1956** –Бобоҷон Ғафуров вазифаи котиби аввали Ҳизби коммунисти Тоҷикистонро ба ӯхда дошт.
- Соли 1947,
моҳи феврал** –Интихобот ба Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон барпо гардид.
- Соли 1947** –Барои музafferиятҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 159 шаҳрванди ҷумҳурий бо унвони Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ ноил гардиданд.
- Соли 1948,
моҳи сентябр** –Шурои Иттифоқҳои касабаи ҶШС Тоҷикистон ташкил ёфт.
- Соли 1948** –Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон таъсис ёфт.
- Соли 1949** –ГЭС-и Варзоби поён ба кор даромад.
- Соли 1949,
моҳи сентябр** –Дар пойтаҳти мамлакат - ш. Москва даҳаи адабиёти тоҷик гузаронида шуд.
- Соли 1950** –Дар ҷумҳурии Тоҷикистон 971 клубу хонаи маданият, 1337 кироатхона ва 4 осорхона амал мекард.
- Соли 1951,
14 апрел** –Академияи илмҳои Тоҷикистон ташкил ёфт, Аввалин президенти он С. Айнӣ интихоб гардид.
- Соли 1953** –Дар Душанбе донишкадаи педагогии зинона кушода шуд.

- Соли 1954,
моҳи оқтабр** –25-солагии ЧШС Тоҷикистон қайд карда шуд.
- Соли 1955,
28 сентябр** –Анҷумани VI-уми ҷавонзанони Тоҷикистон масъалаи тарбияи духтаронро муҳокима намуд.
- Солҳои 1956-1961** –Турсун Ӯлҷабоев вазифаи котиби аввали Ҳизби коммунисти Тоҷикистонро ичро кардааст.
- Соли 1956,
22 декабр** –ЧШС Тоҷикистон бо ордени Ленин мукофотонида шуд.
- Соли 1957,
9-20 апрел** –Даҳаи адабиёт ва санъати Тоҷикистон дар ш. Москва гузаронида шуд.
- Соли 1958,
23-25 апрел** –Дар ш. Душанбе анҷумани 1-уми рассомони Тоҷикистон барпо шуд.
- Соли 1959,
5 март** –Анҷумани 1-уми рӯзноманигорони Ҷумхурии Тоҷикистон баргузор гардид.
- Соли 1959,
7 ноябр** –Студияи телевизионии Тоҷикистон ба кор даромад.
- Соли 1960** –Соҳтмони ГЭС-и Норак оғоз ёфт.
- Соли 1960** –Филми «Қисмати шоир»-дар Қоҳира сазовори мукофоти кинофестивали мамлакатҳои Осиё «Үқоби тиллой» гардид.
- Солҳои
1961-1982** –Ҷаббор Расулов котиби якуми Ҳизби коммунисти Тоҷикистон буд.
- Соли 1962** –Аввалин анҷумани зиёйёни Тоҷикистон гузаронида шуд.

- Соли 1962** – Заводи трансформаторбарории
Кӯрғонтеппа ба кор даромад.
- Соли 1962** – Ресандай Иттиҳодияи боғандагии ш.
Душанбе Розия Курбонова барои меҳнати
пурсамар бо унвони баланд Қаҳрамони
Меҳнати Сотсиалистӣ мушарраф гардид.
- Соли 1963,
2 январ** – Таъсиси Мукофоти давлатии Тоҷикистон
ба номи Абубдулло Рӯдакӣ дар соҳаи ада-
биёт, санъат ва мезморӣ.
- Соли 1964,
7 ноябр** – Кинотеатри ба номи Ҷомӣ ба кор даро-
мад.
- Соли 1965,
моҳи январ** – Заводи яхдонбарории ш. Душанбе ба кор
даромад.
- Соли 1965** – Тоҷикистон ба давлат 610 х.т. пахта су-
порид.
- Соли 1966** – Ҳунарманди Иттиҳоди Шӯравӣ А.
Бобоқулов барои фаъолияти консертӣ –
ичроқунандагӣ бо Ҷоизаи давлатии
Тоҷикистон ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ
мушарраф гардид.
- Соли 1967,
1 март** – Таъсиси Мукофоти давлатии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ Ибни Сино дар соҳаи ил-
му техника.
- Соли 1967** – Заводи азотии Ваҳш ба кор даромад.
- Соли 1967** – Вилояти Автономии Бадаҳшони Кӯҳӣ
барои комёбидонӣ хочагӣ бо ордени Ленин
мукофотонида шуд.
- Соли 1968,
15-16 феврал** – Анҷумани XVIII комсомоли Тоҷикистон
баргузор гардид.

- Соли 1969,
19 июн**
- Сессияи V Шурои Олии ЧШС Тоҷикистон даъвати ҳафтум «Кодекс дар бораи ақди никоҳ ва оилаи ЧШС Тоҷикистон»-ро қабул намуд.
- Соли 1970**
- Академик С.А. Раҷабов барои тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаи соҳтмони миллӣ – давлатӣ бо Мукофоти давлатии ба номи Абӯалӣ Ибни Сино ноил гардид.
- Соли 1971**
- Кушода шудани Театри ҷавонон, ки баъдтар ба он номи М. Воҳидов гузошта шуд.
- Соли 1972,
15 ноябр**
- Аввалин агрегати ГЭС-и Норак ба кор даромад.
- Соли 1972**
- Китоби «Тоҷикон»-и академик Б. Ғафуров бори аввал бо забони русӣ дар нашриёти «Наука» нашр гардид.
- Соли 1972,
моҳи декабр**
- Тоҷикистон ба ордени Дӯстии ҳалқҳо мукофотонида шуд.
- Соли 1973**
- Таъсис ёфтани Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода.
- Соли 1974,
29 октябр**
- ЧШС Тоҷикистон барои муваффақиятхояш дар соҳаи иқтисодӣ, фарҳангӣ ва кори тарбиявӣ бо ордени Инқилоби Октябр мушарраф гардид.
- Соли 1977**
- Рӯзҳои ИҶШС дар мисоли ЧШС Тоҷикистон дар Ироқ барпо гардид.
- Соли 1978,
14 апрел**
- Сессияи ҳаштуми ғайринавбатии Шурои Олии ЧШС Тоҷикистон Конститутсия (Конуни Асосӣ)-и Ҷумҳуриро қабул кард.

Соли 1980	-Тоҷикистон бори аввал ба давлат зиёда аз 1млн. тона пахта супорид.
Соли 1981, моҳи май	-Дар спартакиадаи VII ҷавонзанони Тоҷикистон 130 ҳазор дуҳтарон ширкат варзианд.
Соли 1984, 15 декабр	-60-солагии ҶШС Тоҷикистон ҷаши гирифта шуд.
Соли 1985	-Хочагии кишоварзии Тоҷикистон дорои 36,7 ҳазор трактор, 16,2 ҳазор автомобил ва 4 ҳазор мосинҳои пахтаний буд.
Соли 1986, моҳи январ	-Анҷумани Хизби коммунистии Тоҷикистон сиёсати бозсозиро дастгирӣ намуд.
Соли 1989, 22 июл	-Шӯрои Олии Тоҷикистон Қонуиро «Дар бораи ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ» қабул намуд.
Соли 1990, 12-14 феврал	-Дар ш. Душанбе бесарусомониҳо рух доданд, ки дар рафти он шаҳрвандони бегуноҳ ҳалок шудаид.
Соли 1990, 10 август	-Анҷумани 1-уми Муассисони Хизби демократии Тоҷикистон барпо гардид.
Соли 1990, 24 август	-Ичлосияи дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибистиклолии Ҷумҳурӣ Эъломия қабул намуд.
Соли 1990, 22 ноябр	-Дар Мачлиси Шӯрои Олӣ Қаҳҳор Маҳкамов аввалин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.
Соли 1990, 12 декабр	-Шӯрои Олӣ Қонуни ҶШС Тоҷикистонро «Дар бораи иттиходияҳои ҷамъиятий дар ҶШС Тоҷикистон» қабул намуд.

- Соли 1991,
моҳи сентябр**
- Ичлосияи гайринавбатии Шӯрои Оли 9-сентябрро чун санаи таъсиси Чумхурии сохибиистиклоли Тоҷикистон тасдиқ кард.
- Соли 1991,
26 октябр**
- Анҷумани 1 Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон барпо гардид.
- Соли 1991,
24 ноябр**
- Раҳмон Набиев бо раъйпурсии умуми-халқӣ Президенти Чумхурии Тоҷикистон интихоб гардид.
- Соли 1992,
2 март**
- Чумхурии Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид гардид.
- Соли 1992,
моҳи май**
- Дар Тоҷикистони сохибиистиклол ҷанги шаҳрвандӣ оғоз ёфт.
- Соли 1992,
16 ноябр-2 декабр**
- Дар қаари Арбоби Ҳучанд ҷаласаи таърихии XVI-уми (даъвати дувоздаҳум) Шӯрои Олии Чумхурии Тоҷикистон гузаронида шуд
- Соли 1992,
19 ноябр**
- Э.Ш. Раҳмонов дар Ичлосияи XVI, ки дар ш.Ҳучанд барпо гардида буд, раиси Шӯрои Олии интихоб гардид.
- Соли 1993,
23 феврал**
- Таъсиси Артиши миллии Чумхурии сохибиистиклоли Тоҷикистон.
- Соли 1993,
27 декабр**
- Мачлиси Олии Қонун «Дар бораи маориф»-ро қабул намуд.
- Соли 1994,
4 апрел**
- Бо мақсади таъмини сулҳ ва оштии миллӣ дар Тоҷикистон гуфтушуниди байни тоҷикон оғоз ёфт.
- Соли 1994,
5 сентябр**
- Ба муносабати 1000-солагии «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ дар ш. Душанбе симпозиуми байналхалқӣ баргузор гардид.

- Соли 1991,
моҳи сентябр**
- Ичлосияи гайринавбатии Шўрои Олий 9-сентябрро чун санаи таъсиси Чумхурии соҳибиистиколи Тоҷикистон тасдиқ кард.
- Соли 1991,
26 октябр**
- Анҷумани I Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон барпо гардид.
- Соли 1991,
24 ноябр**
- Раҳмон Набиев бо раъйпурсии умуми-халқӣ Президенти Чумхурии Тоҷикистон интихоб гардид.
- Соли 1992,
2 март.**
- Чумхурии Тоҷикистон аъзои Созмони Милали Муттаҳид гардид.
- Соли 1992,
моҳи май**
- Дар Тоҷикистони соҳибиистикол ҷанги шаҳрвандӣ оғоз ёфт.
- Соли 1992,
16 ноябр-2 декабр**
- Дар қасри Арбоби Хучанд ҷаласаи таърихии XVI-уми (даъвати дувоздаҳум) Шўрои Олии Чумхурии Тоҷикистон гузаронида шуд.
- Соли 1992,
19 ноябр**
- Э.Ш. Раҳмонов дар Ичлосияи XVI, ки дар ш.Хучанд барпо гардида буд, раиси Шўрои Олий интихоб гардид.
- Соли 1993,
23 феврал**
- Таъсиси Артиши миллии Чумхурии соҳибиистиколи Тоҷикистон.
- Соли 1993,
27 декабр**
- Мачлиси Олий Конун «Дар бораи маориф»-ро қабул намуд.
- Соли 1994,
4 апрел**
- Бо мақсади таъмини сулҳ ва оштии миллӣ дар Тоҷикистон гуфтушуниди байнин тоҷикон оғоз ёфт.
- Соли 1994,
5 сентябр**
- Ба муносибати 1000-солагии «Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ дар ш. Душанбе симпозиуми байналхалқӣ баргузор гардид.

- Соли 1997,
27 май** –Таъсис ёфтани Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- Соли 1997,
27 июн** –Дар шаҳри Москва «Созишномаи Умумии истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон» имзо шуд.
- Соли 1997,
18 июн** –Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон таъсис ёфт. Раиси Ҳаракат яқдилона Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Ш. Раҳмонов интихоб гардид.
- Соли 1997,
8 сентябр** –Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Гафуров бо унвони олии Ватан «Қаҳрамони Тоҷикистон» мушарраф гардонида шуданд.
- Соли 1998** –Соҳтмони шоҳроҳи автомобилгарди Мурғоб–Кулма–Қарокурум оғоз гардид, ки Тоҷикистонро ба марзи Чин ва ба уқёнуси Ҳинд мебарорад.
- Соли 1998,
20 март** –Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ таъсис дода шуд, ки он ба олимони ҷавоне, ки дар соҳаи илм ва техника корҳои намоён анҷом додаанд, супорида мешавад.
- Соли 1998,
13 ноябр** –Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ» қабул гардид.
- Соли 1999,
3 август** –Роҳбарияти Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифини тоҷик расман пароқандашавии дастаҳои низомии худро эълон намуд.
- Соли 1999,
моҳи сентябр** –1100-солагии давлати Сомониён бо танҷана ҷашн гирифта шуд.
- Соли 1999,
30 сентябр** –Дар ҷаласаи XVIII-уми сессияи 54-уми СММ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов раисӣ намуд.

- Соли 1999,
моҳи ноябр**
- Э.Ш. Раҳмонов бори дуюм ба мӯҳлати 7 сол Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.
- Соли 1999,
моҳи декабр**
- Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов «Дар бораи баланд шудани мавқеи зан дар ҷомеа» баромад.
- Соли 1999,
11 декабр**
- Қарори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди сарфароз гардонидани Раҳмонов Э.Ш. — Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» яқдилона қабул гардид.
- Соли 2000**
- Дар Тоҷикистон 2700-солагии китоби муқаддаси Зардуштиён «Авесто» ҷаши гирифта шуд.
- Соли 2000**
- Корпуси байналхалқии сулҳ саҳми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмоновро дар таъмини сулҳ ба назар гирифта, ўро бо Ҷоизаи байналхалқии сулҳ мушарраф гардонд.
- Соли 2000,
26 октябр**
- Асьори миллӣ - сомонӣ ба муомилот ба роварда шуд.
- Соли 2001,
7 май**
- Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба Мирзо Турсунзода додани унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон».
- Соли 2001,
моҳи сентябр**
- Ҷашни 10-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил гардид.
- Соли 2002,
3 май**
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шуд.
- Соли 2002,
18 май**
- Сокинони Душанбе ба шабакаи компьютерии ҷаҳоншурули Интернет пайваст гардианд.

- Соли 2002,
8 сентябр**
- Дар ш. Душанбе симпозиуми байналхалкии «Сахми тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ» барпо гардид.
- Соли 2003**
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маълумоти олии касбӣ”, қабул гардид.
- Соли 2003,
30 август**
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмонов дар Форуми байналмилалии Душанбе оид ба оби тоза суханронӣ намуд.
- Соли 2003,
13 сентябр**
- Бо фармони Президент Э.Ш. Раҳмонов соли 2006 Соли тамаддуни Ориёй эълон гардид.
- Соли 2003**
- Дар Тоҷикистон 1250 корхонаҳои тобеи вазорати саноат ба қайд гирифта шуданд, ки дар онҳо зиёда аз 70 ҳазор нафар машгули кор буданд
- Соли 2004**
- Буҷети соҳаи маориф 6 маротиба афзуда, соли 2004 173 миллион сомониро ташкил дод.
- Соли 2004,
15 июл**
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон” қабул карда шуд.
- Соли 2004,
моҳи септембр**
- Бо қарори ЮНЕСКО ҷоизаи “Шаҳри сулҳ” барои солҳои 2002-2003 ба пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе супорида шуд.
- Соли 2004,
16 октябр**
- Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омад.
- Соли 2004,
18 октябр**
- Дар пойтаҳти Ватанамон - шаҳри Душанбе Шӯрои давлатҳои узви Созмони ҳамкории Осиёи Марказӣ барпо гардид.

- Соли 2004,
моҳи ноябр**
- 80-солагии пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе шаҳри дӯстӣ, тамаддуни тоҷикон дар рӯҳияи баланди ягонагӣ ва вахдат қайд карда шуд.
- Соли 2005,
27 феврал**
- Вакилони Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати сеюм) интихоб гардиданд.
- Соли 2005,
моҳи март**
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар назди зиёйёни мамлакат бо маърӯза баромад намуд.
- Соли 2005,
моҳи апрел**
- Бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ҳар сол ҳафтай сеюми моҳи апрел дар мамлакат «Рӯзи пойтахт» гузаронида мешавад.
- Соли 2005,
15 апрел**
- Ичлосияи якуми Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати сеюм барпо гардид.
- Соли 2005,
16 апрел**
- Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилий ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- Соли 2005,
27-28 апрел**
- Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба Ҷумҳурии исломии Афғонистон.
- Соли 2005,
9 май**
- Ҷашнгирии 60-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- Соли 2005,
21 май**
- Воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов бо ҷавонон.
- Соли 2005,
23 май**
- Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардид.

**Соли 2005,
30-31 май**

—Дар ш. Душанбе конференсияи байналмилалӣ Барномаи оид ба тадбики Даҳсолаи байналмиллалии амалиёти «Оббарои ҳаёт»-ро қабул кард.

**Соли 2005,
моҳи июн**

—Созмони гайрихукуматии байналмилалӣ — Федератсияи сулҳу ризоят Президенти Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмоновро барои хизматҳои бузургаш ва саҳми арзандааш дар таҳқими сулҳу ризоят ва ҳамкории байни ҳалқҳо бо Мукофоти олӣ — медали тиллой сарфароз намуд.

**Соли 2005,
14 сентябр**

—Дар саммити Созмони Милали Муттаҳид Президент Э.Ш. Раҳмонов баромад карда тақлиф намуд, ки соли 2010-ум дар ш. Душанбе Форуми байналхалқӣ оид ба ҳалли масъалаи оби тоза гузаронида шавад.

**Соли 2005,
10 октябр**

—Оғози аери XXI ахлоқи ҳамидаро тақозо дорад. Суханронии Президентии Ҷумҳурии Эмомалӣ Раҳмонов дар Иҷлосияи Генералии XXXIII ЮНЕСКО.

**Соли 2005,
моҳи октябр**

—Рӯзи фарҳанги Тоҷикистон ба муносибати 60-солагии ЮНЕСКО дар ш. Париж бо дараҷаи баланд гузаронида шуд.

**Соли 2005,
моҳи ноябр**

—Дар роҳи мӯътадил гардидани ҳаёти иқтисодӣ — иҷтимоии Тоҷикистон давлати бо мо дӯсти Хитой пайдарҳам кӯмаки худро мерасонад. Танҳо соли 2005 Хитой 41 автобусро ҳамчун ёрии башардӯстона ба ш. Душанбе супорид.

**Соли 2005,
21 декабр**

—Хазинаи байналмилалии асъор дар ҷаласаи Шӯрои директорони ин соҳтори бонуфузи молиявии ҷаҳонӣ дар бораи бахшидани қарзи давлатии Тоҷикистон ба андозаи 99 миллион доллари амрикӣ қарор қабул намуд.

**Соли 2005,
22 декабр**

—Дар ш. Душанбе ҷаласаи кормандони соҳаи маорифи кишвар баргузор гардида, дар Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов барномаи минбаъдаи рушди ин соҳа пешниҳод шуд.

Соли 2005

—Тоҷикистон дар 10 давлати дунё барои таҳсили шаҳрвандон квота дошта, 2500 нафар ҷавонон дар донишгоҳҳои Федератсияи Россия, Амрико, Япония, Канада, Туркия, Ҳитой, Украина, Ҳиндустон, Австралия, Миср ва гайра таҳсил мекунанд.

Соли 2005

—Созмони Милали Муттаҳид фароҳам омадани вазъияти оромӣ ва созандагии Ҷумҳурии соҳибистикӯли Тоҷикистонро ба назар гирифта, дар қатори ҳашт давлати ҷаҳон ўро ба узвияти Барномаи рушди ҳазорсола дохил намуд. Ҳоло СММ баҳри рушди ҳаёти фарҳангию иқтисодӣ, иҷтимоӣ ҳусусан соҳтмони роҳҳо, мактабу табобатхонаҳо, истифодаи захираҳои обӣ ва беҳтар намудани сифати маҳсулоти кишоварзӣ кӯмаки амалӣ расонда истодааст.

**Соли 2006,
27 июн**

—Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Махсум (Лутфуллоев Нусратулло) ва Шириншоҳ Шоҳтемур бо увони олии Ватан «Қаҳрамони Тоҷикистон» мушарраф гардонида шуданд.

**Соли 2006,
сентябр**

—Таҷлили ҷаҳонҳои 15-солагии Истиклолияти давлатии Тоҷикистон, Соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ ва 2700 солагии шаҳри бостонии Кӯлоб.

МУНДАРИЧА

Сарсухан 3

ФАСЛИ ЯКУМ. ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 1945-1990

БОБИ 1

Чумхурии Тоҷикистон дар давраи азnavбарқароркуни ҳоҷагии халқ (солҳои 1945-1950)

1. Ба охир расидани ҷанг ва оғози азnavбарқароркуни ҳоҷагии халқ	6
2. Дар шароити нави осоишта афзудани мақоми фарҳанг	12
3. Ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ	15

БОБИ 2

Тоҷикистон дар давраи демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ (солҳои 50-80-ум)

1. Вазъияти байналхалқӣ ва саҳми ИҶШС дар мустаҳкам намудани сулҳ дар ҷаҳон.....	21
2. Маҳкум карда шудани шаҳспарастӣ ва саړавии ҷараёни демократикунонии ҷомеа.....	25
3. Ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар ҷумҳурӣ.....	27

БОБИ 3.

Ҳоҷагии халқи ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 50-80-ум

1. Нақши панҷсолаҳо дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ.....	35
2. Инкишофи саноат. Комплекси ҳудудӣ-истеҳсолии Тоҷикистони ҷанубӣ.....	37
3. Сиёсати аграрӣ дар ҷумҳурӣ.....	41

БОБИ 4.

Фарҳанг ва корҳои тарбиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 50-80-ум)

- | | |
|---|----|
| 1. Пешравихо дар соҳаи маорифи ҳалқ..... | 51 |
| 2. Илм, адабиёт, санъат ва идораҳои фарҳангӣ..... | 53 |
| 3. Кори тарбиявии байни шаҳрвандон..... | 60 |

БОБИ 5.

Тоҷикистон дар солҳои фарорасии бӯҳрон ва оғози бозсозӣ дар ҷамъияти шӯравӣ

- | | |
|--|----|
| 1. Ба амал омадани вазъи бӯҳронӣ дар мамлакат..... | 69 |
| 2. Пеш гирифтани роҳи бозсозӣ..... | 72 |

ФАСЛИ ДУЮМ. ҶУМҲУРИИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН

БОБИ 6

Ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон

- | | |
|---|----|
| 1. Пош хӯрдани ИҶШС | 77 |
| 2. Шароити таърихии ташкилёбии Ҷумҳурии
соҳибистиколи Тоҷикистон | 83 |
| 3. Ичлосияи таърихии тақдирсоз..... | 86 |

БОБИ 7

Чанги шаҳрвандӣ. Сулҳ ва ваҳдат дар сарзамини тоҷикон

- | | |
|--|-----|
| 1. Сабабҳои саршавӣ ва рафти чанги шаҳрвандӣ..... | 91 |
| 2. Ба итном расидани чанг..... | 96 |
| 3. Мустаҳкам намудани ягонагӣ ва ваҳдат дар ҷумҳурӣ..... | 101 |

БОБИ 8

Ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон

1. Ислоҳоти сиёсӣ ва роҳҳои татбиқи он.....	109
2. Ислоҳоти иқтисодӣ ва хусусиятҳои он.....	117
3. Саноат ва кишоварзӣ.....	122
4. Масъалаҳои иҷтимоӣ ва тандурустӣ дар ҷумҳурӣ.....	131

БОБИ 9

Фарҳанг ва сатҳи маданияти умумӣ, сиёсии шаҳрвандон

1. Фарҳанг ва мақоми он дар ҷумҳурӣ	137
2. Баланд бардоштани сатҳи маданияти умумӣ ва сиёсии шаҳрвандон.....	144
3. Қадршиносӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиколи Тоҷикистон.....	151

БОБИ 10

Саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи ҷаҳони имрӯза

1. Афзудани мақом ва саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза.....	163
2. Робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ.....	166
3. Эҳё ва инкишофи робитаҳои Тоҷикистони соҳибистикол бо тоҷикони берунмарзӣ.....	170
Хулоса.....	174
Санаҳои асосии таърихи ҳалқи тоҷик дар нимаи дуюми солҳои 40-уми асри XX ва ибтидои асри XXI.....	176



СОБИРИЕН